

**МАРКАЗИ МИЛЛИИ ҚОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 340.1 (575.3)

ТКБ: 67.99 (2 Т) 3

А – 50

АЛИЕВ ИСМОИЛ ИСМОНОВИЧ

**ФУНКСИЯҲОИ ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚӢ ВА ШАКЛҲОИ
АМАЛИСОЗИИ ОНҲО ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим

дар бораи ҳуқуқ ва давлат

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертатсия дар Маркази миллии қонунгузори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ: Азиззода Убайдулло Абдулло – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ: Раҷабзода Равшан Муҳитдин – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон

Холинова Миҷгона Муборакшоевна – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи назарияи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия «23» апрели соли 2024, соати 10:00 дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-018 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, кӯч. Буни Ҳисорак, толови Шурои диссертатсионии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ) баргузор мегардад.

Бо мазмуни рисола дар сомонаи www.tnu.tj ва Китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) метавон шинос шуд.

Автореферат « _____ » _____ соли 2024 тавзеъ шуд.

Котиби илмӣ
Шурои диссертатсионӣ, доктори
илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент



Назаров А.Қ.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар ҷомеае, ки инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ босуръат идома дорад, нақши институтҳои ҳуқуқӣ рӯз то рӯз меафзоянд. Яке аз чунин институтҳои ҳуқуқӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ махсуб меёбад. Аммо, институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ бе функсияҳои он, татбиқи амалисозии онҳо ҳамчун институти мукамал буда наметавонад. Дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ таҳқиқи баррасии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳарчанд масъалаи нав набошад ҳам, вале онро масъалаи пурра ҳалёфта гуфтан ғайриимкон мебошад. Зеро то кунун ҷанбаҳои алоҳидаи назариявӣ ва амалии масоили мазкур ба пуррагӣ мавриди таҳқиқоти илмии комплексӣ қарор нагирифтааст.

Бояд тазақур дод, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳама давру замони фаъолияти инсонияту давлатдорӣ падидаи муҳими ҳуқуқӣ арзёбӣ мегардид ва то инҷониб мубрамияти худро гум накардааст. Махсусан, дар ҷомеае, ки муносибатҳои иқтисодӣ босуръат мавриди тағйирёбӣ қарор мегирад, он боиси ба вучуд омадани баъзе мушкилиҳо дар риоя ва иҷрои меъёрҳои ҳуқуқӣ мегардад. Чунин ҳолат боиси содир шудани ҳуқуқвайронкуниҳо гардида, институти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро боз ҳам мубрам намуда, таҳқиқоти алоҳидаро дар ин самт тақозо менамояд.

Таҳия ва қабули санадҳои дахлдори ҳуқуқӣ дар кишвар, татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва амалисозии қонунгузории ҷорӣ оид ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар ҷумҳурӣ ба масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ эътибори ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. Аммо, доираи масъалаҳое, ки ба мақсадҳо, принципҳои он ва махсусан шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқаманданд, ба назари мо, ба қадри кофӣ омӯхта нашудаанд. Аз ин лиҳоз, барои илми ҳуқуқшиносии ватанӣ мувофиқи қонунгузории ҚТ омӯзиш ва таҳқиқ намудани проблемаҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо беш аз пеш мубрам мебошад.

Мубрамияти таҳқиқи масъалаи мазкур ҳамзамон дар он ифода меёбад, ки маҳз дар натиҷаи мавҷудият ва амалисозии функсияҳои он институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ мукамал мегардад. Агар функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда нашаванд, пас мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ амалӣ намегардад ва институти мазкур аҳаммияти худро гум менамояд. Бинобар ин, амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз як нигоҳ иҷро намудани институти ҷавобгариро ифода менамояд. Масалан, агар функсияи пешгирии ҳангоми татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ иҷро нагардад, пас татбиқи чунин намуни ҷавобгарӣ самаранок нахоҳад буд, балки аз мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ берун менамояд.

Таҳқиқи илмию амалии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар алоҳидагӣ барои ташаккули институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ мусоидат намуда, дар тақмили қонунгузории кишвар нақши калидӣ мегузорад. Як қатор масъалаҳои илмию амалии масъалаи мазкур таваҷҷуҳи махсусро талаб менамоянд. Аз ҷумла,

масъалаи муқаррарномаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар баробари мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар қонунгузори амалкунанда, шаклҳои нав ва самарабахши амалисозии функсияҳо ва монанди инҳо. Бинобар ин, омӯзиши маҷмуии масъалаи баррасишаванда аз аҳамияти калони назариявӣ амалӣ бархурдор мебошад.

Амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва дар сатҳи зарурӣ дар амал тағбиқ намудани онҳо ба сатҳи сифати қонунҳо ва иҷроиши онҳо вобастагии зиёд дорад. Дар ин хусус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз Паёми худ ба Маҷлиси Олии ҶТ изҳор намудаанд: «Таҳкими қонуниятӣ тартиботи ҳуқуқӣ, пурзӯр намудани мубориза бар зидди қинояткорӣ ва таъмини волоияти қонун яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Чунки пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар ба суботи оромии ҷомеа ва таъмини волоияти қонун вобастагии бевосита дорад»¹. Аз таваҷҷуҳи Пешвои миллат бори дигар мушоҳида кардан мумкин аст, ки масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб рафта, омӯзиш ва таҳқиқи функсияҳо ва шаклҳои амалисозии он мубрамияти онро дучанд меафзояд.

Пас аз ба даст овардани Истиклоли давлатӣ таваҷҷуҳи давлату ҳукумати кишвар ба масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки механизми ҳифз ва ҷимояи ҳуқуқу озодаҳои инсон ва шахрванд, манфиати давлату шахсони ҳуқуқӣ мебошад, зиёд гардид. Бинобар ин, дар самти мазкур консепсия, барномаҳои давлатӣ ва қонунҳои дахлдор қабул карда шуданд. Мавриди зикр аст, ки имрӯз эътироф бояд кард, ки таҳқиқи проблемаҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва амалисозии онҳо тибқи қонунгузори ҶТ аҳамияти бузурги илмию амалӣ дорад, зеро воқеияти механизми ҳифзи ҳуқуқ маҳз аз онҳо вобаста мебошад. Ҳамин тавр, ҳамаи гуфтаҳои боло бори дигар мубрамияти масъалаи таҳқиқшавандаро ифода мекунанд.

Дарачаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаи функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо дар ҶТ то кунун ҳамчун мавзуи таҳқиқоти илмии монографию диссертатсионӣ қарор нагирифтааст. Паҳлуҳои алоҳидаи мавзуи мазкур аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ қисман таҳқиқ гардидаанд. Дар ин ҷо метавон таҳқиқоти А.А. Абдурашидов², У.А. Азизода³, Г.С. Азизқулова⁴, Э.Б.

¹ Паёми Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии аз санаи 23 декабри соли 2022. [Заҳираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/19088> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

² Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и современное состояние): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с.

³ Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко – правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 413 с.

⁴ Азизқулова Г.С., Шарипов Т.Ш. Отличительные черты между правовой и моральной ответственностью // Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 102-103.

Буризода⁵, З.Х. Зокирзода⁶, А.З. Куканов⁷, М.А. Маҳмудзода⁸, Э.С. Насриддинзода⁹, Р.С. Одиназода¹⁰, С.А. Рачабзода¹¹, А.И. Сафарзода¹², Ш.Т. Тағойназаров¹³, А.Ф. Холиқзода¹⁴, С. Ҳасанов¹⁵, Р.Ш. Шарофзода¹⁶, Ш.Т. Шарипов¹⁷ ва дигаронро номбар кард. Олимони номбурда дар ҳалли проблемаҳои мухталифи функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалсозии онҳо тибқи қонунгузори соҳавии ҚТ то андозае саҳми худро гузоштанд.

⁵ Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1, ч. 1-2 (от древнейших времен до начала XX века). – Душанбе: «Ирфон», 2007. – 244 с.

⁶ Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: дисс. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – 176 с.; Зокирзода З.Х. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: воситаи таълимӣ. – Душанбе: «Ашӯриён», 2021. – 40 с.; Зокирзода З.Х. Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми якум. Воситаи таълимӣ: нашри аввал. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 152 с.; Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимӣ: нашри аввал / Дар зери таҳрири номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 256 с.

⁷ Куканов А.З. Мафҳум ва таснифи функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – №3 (27). – С. 44-48.

⁸ Маҳмудов М.А., Худоёров Б.Т. Тафсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2011. – 348 с.

⁹ Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе: «Мехрона-2017», 2019. – 204 с.

¹⁰ Одинаев Р.С. Формирование и развитие института мазалим в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 174 с.

¹¹ Рачабзода С.А. Асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию амалӣ дар мавзӯи «Асосҳои таҳкими истисқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва ҳагарҳои иттилоотӣ» – Душанбе, 2022. – С. 130-135.

¹² Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 53 с.

¹³ Тағайназаров Ш.Т. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. – Душанбе: Дониш, 1990. – 216 с.

¹⁴ Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (Древнее право). – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2005. – 488 с.

¹⁵ Ҳасанов С., Ҳасанов М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ. – Душанбе: «Илм», 2017. – 496 с.

¹⁶ Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.; Сативалдыев Р.Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном этапе // Вестник Таджикского национального университета / Серия социально-экономических и общественных наук. – 2016. – №2/7 (213). – С. 213-223.

¹⁷ Шарипов Т.Ш. Оиди баъзе аз масъалаҳои мафҳуми ҷавобгари ҷиноятӣ / Правовой государства и развитие законодательства Таджикской ССР / Сб. науч. трудов студентов и аспирантов юр. фак-га. Отв. Ред.: Ойгензихт В.А., Усмонов О.У., Маҳмудов М.А. – Тадж. гос. универ-т. – Душанбе, 1991. – С. 85-92; Шарипов Т.Ш. О некоторых проблемах уголовно-правовой ответственности / Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 152-154.

Бояд тазаққур дод, ки масъалаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо ҳамчун мавзӯи омӯзиши як қатор олимони хориҷӣ низ қарор гирифтааст, аз қабили А.А. Анфёров¹⁸, С.С. Алексеев¹⁹, М.А. Бестугина²⁰, Б.Т. Базилев²¹, М.С. Богданова²², П.А. Варул²³, Т.Т. Дубинин²⁴, И.Э. Звечаровский²⁵, А.А. Иванов²⁶, Д.Н. Кархалев²⁷, Д.А. Липинский²⁸, И.А. Лумпова²⁹, А.С. Мордовец³⁰, М.Г. Мелкумян³¹, А.И. Петелин³², Т.Н. Радко³³, Л.Б. Смирнов³⁴, И.Н. Тихоненко³⁵, М.П. Трофимова³⁶, Р.Л. Хачатуров³⁷, А.А. Хаджи-

¹⁸ Анфёров А.А. Право личности и юридическая ответственность: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – 169 с.

¹⁹ Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359 с.

²⁰ Бестугина М.А. Социальная ответственность и назначение гражданско-правовой ответственности в современных условиях (теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – 209 с.

²¹ Базылев Б.Т. Цели и функции юридической ответственности: вопросы теории и права и государственного строительства. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – 60 с.

²² Богданова М.С. Юридическая ответственность: основания, виды, субъекты: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. – 187 с.

²³ Варул П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности. – Таллин, 1986. – 152 с.

²⁴ Дубинин Т.Т. Ответственность и освобождение от нее по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1984. – 297 с.

²⁵ Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации. – Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та., 1992. – 250 с.

²⁶ Иванов А.А. О воспитательной функции юридической ответственности в современном российском обществе // Вектор науки ТГУ. – 2012. – №3 (21). – С. 138-140.

²⁷ Кархалев Д.Н. Ответственность по гражданскому праву. – Уфа, 2001. – 63 с.

²⁸ Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности. – СПб.: Пресс, 2007. – 270 с.

²⁹ Лумпова И.А. Виды ответственности в уголовном законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 1991. – 17 с.

³⁰ Мордовец А.С. Гуманизм как принцип юридической ответственности в советском праве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1983. – 190 с.

³¹ Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 126-128; Мелкумян М.Г. Взаимодействие воспитательной функции юридической ответственности с регулятивной, превентивной и карательной функцией // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 54-57.

³² Петелин А.И. Некоторые методологические проблемы исследования юридической ответственности // Проблемы юридической ответственности по социалистическому праву: Межвуз. сб. науч. ст. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1977. – С. 3-23.

³³ Радко Т.Н. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: Российская академия адвокатуры, 2001. – 412 с.

³⁴ Смирнов Л.Б. Юридическая ответственность осужденных в пенитенциарных учреждениях (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 18 с.

³⁵ Тихоненко И.Н. Основания освобождения от юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 21 с.

ев³⁸, А.П. Чирков³⁹ ва дигарон. Воқеан саҳми олимони номбурда дар таҳқиқи масъалаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо ниҳоят бузург мебошад. Олимони ватанӣ ва хориҷӣ ҳарчанд мавзуи мазкурро дақиқан дар шакли монографӣ таҳқиқ накарда бошанд ҳам, вале баъзе аз паҳлуҳои онро баррасӣ карда, барои таҳқиқи маҷмӯӣ ва минбаъдаи он замина фароҳам овардаанд. Бо вучуди ин, функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузориҳои ҚТ дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ҳамчун мавзуи мубрами диссертатсионӣ таҳқиқ нагардида, омӯзиши бунёди ро талаб менамояд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзӯҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи лоиҳаи илмии Маркази миллии қонунгузориҳои назди Президенти ҚТ (Проблемаҳои тақмили қонунгузори ҚТ барои солҳои 2021-2025) иҷро гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти илмӣ дар омӯзиши таҳқиқи масъалаҳо вобаста ба мафҳум ва моҳияти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, таҳқиқи намудҳои алоҳидаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, баррасии шаклҳои амалисозии функсияҳо, омӯзиши меъёрҳои қонунгузорӣ ва назарияҳои олимони ватанию хориҷӣ оид ба масъалаи мазкур ва омӯзиши таҳқиқи намудани шаклҳои амалисозии функсияҳо ифода меёбад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Чӣ ҳақиқат амалӣ намудани мақсадҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзиши таҳқиқи илмӣ **вазифаҳои** мазкурро зарур мешуморем:

- омӯзиши мафҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва махусусиятҳои он;
- муайян кардани таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ;
- таҳқиқи мафҳум ва моҳияти шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ;
- таҳлили шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ;
- баррасии функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;
- омӯзиши функсияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;
- таҳлили функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;

³⁶ Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 209 с.

³⁷ Хачатуров Р.Л. Антология юридической ответственности. – Самара: «Ас Гард», 2012. – 449 с.

³⁸ Хаджиев А. Юридическая ответственность как средство охраны окружающей среды: дис. ... канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1988. – 210 с.

³⁹ Чирков А.П. Ответственность в системе законодательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1989. – 208 с.

– таҳқиқи функсияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;

– баррасии функсияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он.

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқоти диссертатсиониро муносибатҳои ҳуқуқии марбут ба омӯзиши функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад.

Мавзӯи таҳқиқот. Мавзӯи (предмети) таҳқиқоти диссертатсиониро ҷанбаҳои назариявӣ-ҳуқуқӣ ва амалии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузори ҶТ ташкил медиҳад. Ҳамзамон, ба мавзӯи таҳқиқот асосҳои таснифбандӣ, методологӣ ва амалии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузори амалкунандаи ҶТ дохил мешаванд.

Марҳила, мақом ва давраи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ марҳилаи рушди қонунгузори ҶТ-ро оид ба функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо дар давраи шуравӣ ва пасошуравиро фаро мегирад.

Диссертатсияи мазкур дар Маркази миллии қонунгузори назди Президенти ҶТ омода гардидааст. Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ фарогири солҳои 2021-2023 мебошад.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асоси назариявии диссертатсияро ғояҳо ва андешаҳои олимони ватанино хоричӣ, ки ба функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо бахшида шудаанд, ташкил медиҳанд. Дар таҳияи диссертатсияи мазкур муаллиф ба осори илми А.А. Абдурашидов, У.А. Азиззода, Г.С. Азизқулова, З. Ализода, С.С. Алексеев, А.А. Анфёров, Б.Т. Базилов, М.А. Бестугина, М.С. Богданова, П.А. Варул, Т.Т. Дубинин, И.Э. Звечаровский, З.Х. Зокирзода, Ш.М. Исмоилов, А.А. Иванов, Д.Н. Кархалев, А.З. Куканов, Д.А. Липинский, И.А. Лумпова, М.А. Маҳмудзода, А.С. Мордовец, М.Г. Мелкумян, Э.С. Насриддинзода, А.И. Петелин, Т.Н. Радко, О.Э. Раҳмон, М.З. Раҳимзода, Л.Б. Смирнов, И.Н. Тихоненко, М.П. Трофимова, Р.Л. Хачатуров, А. Хаджиев, С. Ҳасанов, А.П. Чирков, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Т. Шарипов ва дигарон таъя қардааст.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертатсиониро усулҳои умумиилмӣ ва махсуси ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла, усулҳои диалектика, мантиқӣ-забонӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, давлатӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ дар диссертатсия васеъ истифода гардидаанд.

Ба воситаи усули диалектика функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузори ҶТ мавриди омӯзиши қарор дода шудааст. Тавассути усули мазкур воқеияти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ: маданӣ, ҷиноятӣ, конституционӣ, маъмурий, интизомӣ мутобиқи қонунгузори амалкунандаи ҶТ омӯхта шуд. Категорияҳои диалектикий сабаб ва натиҷа хангоми таҳлили функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба инобат гирифта шуд.

Усули мантиқӣ-забонӣ дар таҳлил ва пешниҳоди дурусти истилоҳ, мафҳумҳо ва ибораҳои ҳуқуқии дар таҳқиқоти диссертатсионӣ истифодагардида мусоидат намудааст. Дар заминаи усули мазкур истифодаи яхела ва дурусти истилоҳ, мафҳумҳо ва ибораҳои ҳуқуқӣ аз назари мантиқӣ ва забонӣ пешниҳод гардидаанд. Дар заминаи усули шаклӣ-мантиқӣ функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо ба қоидаҳо ва қонунҳои мантиқи шаклӣ асос ёфтааст.

Тавассути усули муқоисаи давлативу ҳуқуқӣ низоми қонунгузорӣ ва амалияи давлатҳои хориҷӣ дар робита ба функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузорию ҚТ мавриди омӯзиш қарор гирифта, шабоҳат ва тафовути онҳо муайян карда шуд. Усулҳои мазкур дар яқҷоягӣ имконият фароҳам оварданд, то таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳамачониба, пурра ва объективона гузаронида шуда, вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро пайдо намоянд.

Заминаҳои эмпирикии таҳқиқот. Диссертатсия ба Конститутсияи ҚТ, қонунгузорию ҷиноятӣ, маданӣ, маъмурӣ, меҳнатӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ асос ёфтааст. Ҳамзамон, қонунгузорию давлатҳои хориҷӣ, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ ба ҳайси заминаи эмпирикии таҳқиқоти диссертатсионӣ хизмат кардаанд. Илова бар ин, гузоришҳои ниҳодҳои давлатӣ, нашрияҳои хусусияти оморӣ ва сотсиологӣ ҳамчун заминаи эмпирикии рисола хизмат намуданд.

Навгонии илмӣ таҳқиқот. Навгонии илмӣ таҳқиқоти мазкур дар он ифода меёбад, ки дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ нахустин таҳқиқоти муқаммалӣ илмӣ оид ба масъалаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо мувофиқи қонунгузорию ҚТ маҳсуб меёбад. Муаллиф дар таҳқиқоти худ андешаҳои илман асоснокро оид ба мафҳум, намудҳо, махсусиятҳо ва шаклҳои муҳими амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ пешниҳод кардааст, ки навгонии таҳқиқоти диссертатсиониро ташкил медиҳад. Хулосаҳо ва нуктаҳои илмӣ таҳқиқот, ки ба ҳимоя манзур мегарданд, навгонии таҳқиқоти мазкур ва иҷро намудани вазифаҳои таҳқиқотро инъикос менамоянд, ки аз инҳо иборат мебошанд:

– аз ҷиҳати назариявӣ-ҳуқуқӣ мафҳум ва махсусиятҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, аз нигоҳи илмӣ асоснок карда шудаанд;

– асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди таҳқиқ гардида, муайян карда шудаанд;

– мафҳуми шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ омӯхта шуда, аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шудаанд;

– шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳлил гардида, махсусиятҳои онҳо вобаста ба намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ асоснок шудаанд;

– функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, шаклҳои амалисозии он вобаста ба намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, муайян карда шудааст;

– амалисозии функсияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳқиқ гардида, хусусиятҳои он дар ҷавобгарии ҷиноятӣ, маъмури ва маданӣ, тибқи қонунгузори кишвар муайян гардидааст;

– амалисозии функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда, тарзҳои ҳифзи он тавассути намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, тибқи қонунгузори миллии муайян гардидааст;

– пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун шакли амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳлил гардида, асосҳои ҳуқуқӣ, субъектон ва чораҳои пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ муайян карда шудааст;

– амалисозии функсияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ баррасӣ гардида, махсусиятҳои он дар робита бо дигар намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муайян карда шудааст.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар **нуктаҳои илмӣ** назариявии зерин ифода меёбад, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд:

1. Мафҳум ва моҳияти функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар адабиётҳо ба таври мухталиф дода шудааст. Аммо, ҷавҳари умумии онҳо ин таъсиррасонӣ ба субъектони муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад. Тавассути функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд. Зимни таҳқиқот мафҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро дар шакли зерин пешниҳод кардан мумкин аст: маҷмуи самтҳои муҳими таъсиррасониро ба рафтору шуури барандагони ҳуқуқ ва муносибатҳои дахлдори ҳуқуқӣ, ки дар раванди ошкорсозии мақсаду моҳияти иҷтимоии ҷавобгарии ҳуқуқӣ боис мегардад, функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ меноманд. Маҳз ба воситаи татбику иҷрои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсаду принципҳои он амалӣ карда мешаванд. Омӯзиши мафҳум ва махсусиятҳои функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои тақмили қонунгузорӣ ва ташаккули институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ бисёр муҳим ба ҳисоб меравад. Аз мазмуни мафҳуми додашуда баъзе аз махсусиятҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ҷудо кардан мумкин аст: аз маҷмуи самтҳои муҳими таъсиррасонӣ иборат мебошад; ба рафтору шуури барандагони ҳуқуқ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ таъсири муайян мерасонанд; барои тамоми намудҳои ҷавобгарӣ хос мебошанд; мақсаду моҳияти иҷтимоии ҷавобгарии ҳуқуқиро ошкор мекунанд; тавассути функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд.

2. Натиҷаи таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мухталиф буда, дар ин ҳусус андешаҳои гуногун ҷой доранд, аммо нуктаи умумии онҳо ба мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ ишора менамоянд. Агар функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо мақсадҳои он муқоиса намоем, маълум мешавад, ки байни онҳо таносуби муайян вучуд дорад. Бо ин назардошт, гуфтан мумкин аст, ки яке аз асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар мақсадҳои он ифода меёбад. Мақсади ҷавобгарии ҳуқуқиро метавон ҳамчун асоси меъёри таснифоти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муайян кард. Аз таҳқиқот бармеояд, ки чунин намудҳои функсияҳои ҷавобгариро зикр

кардан мумкин аст: сазодихӣ, чаримавӣ, пешгирикунанда, чубронсозӣ, тарбиявӣ. Функцияҳои мазкур дар робита ба намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба таври мухталиф амалӣ гардида, шаклҳои амалисозии онҳоро, чи дар шакли ихтиёрӣ ва чи дар шакли маҷбурий, қонунгузории кишвар муқаррар кардааст.

3. Моҳияти объективии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки қонун муайян кардааст, имкон медиҳад, ки шаклҳои амалисозии онҳо субъективӣ интиҳоб карда шаванд, ки риоя, истифода, иҷро, татбиқи ҷавобгарии шахсро дар муносибатҳои ҳуқуқии дахлдор дар бар мегиранд. Иҷрои ҷавобгарии ҳуқуқӣ шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбуриро пайдо мекунад. Истифода, риоя, иҷро ва татбиқ чор шакли баробар ва муҳими амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошанд. Ҳар яке аз онҳо ҳатман дар баробари дигар мавҷуд мебошанд. Амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз намуди ҷавобгарӣ низ вобастагӣ дорад. Дар робита ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бештар хусусияти маҷбурий мегирад. Аммо, ба намуди ҷавобгарии ҳуқуқии маданӣ ва интизомӣ, ҳам шакли ихтиёрӣ ва ҳам шакли маҷбурий, хос мебошанд.

4. Функцияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ самтҳои таъсиррасонии меъёрҳои ҳуқуқӣ ба субъектони ҳуқуқвайронкунӣ мебошад, ки дар маҳрум сохтан ва маҳдуд кардани шахс асос меёбад. Дар натиҷаи таҳлилҳои муайян карда шуда, ки функцияи сазодихӣ яке аз функцияҳои муҳими ҷавобгарии ҳуқуқӣ буда, дар татбиқи мақсадҳои он нақши ҳалкунанда дорад. Он аз рӯи мазмун ва моҳияти худ барои субъекти ҳуқуқвайронкунӣ оқибатҳои номатлуб дошта, ба ӯ азоби маънавӣ ё руҳӣ мерасонад ва мақсади сазоро пайгирӣ мекунад.

Мафҳуми сазо ҳарчанд дар адабиёти ҳуқуқӣ ба таври мухталиф пешниҳод гардида бошад ҳам, истифодаи мафҳуми сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ қобили қабул мебошад. Функцияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ хоси ҳамаи шаклҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад, вале таъсири он бештар дар ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ равшантар ифода меёбад. Функцияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли ихтиёрӣ ва маҷбурий амалӣ карда мешавад. Мавриди зикр аст, ки функцияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба самаранокии функцияи тарбиявӣ замина фароҳам меорад. Сазо бояд ба қонун мувофиқат кунад, дар сураати мувофиқат накардан онро ё ноадолатона мешуморанд, ё барои расидан ба мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нокифоя меҳисобанд.

5. Функцияи чаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, дар навбати худ, дар амалисозии дигар функцияҳо, аз ҷумла, тарбиявӣ, пешгирикунанда ва сазодихӣ ёрӣ мерасонад. Зеро татбиқи чарима ба ҳуқуқвайронкунанда метавонад ба шуури шахс таъсир расонида, шахс онро ҳамчун сазои амали зиддиҳуқуқии худ ҳисобад ва минбаъд ислоҳ шуда, аз содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ даст кашад. Чарима ситонидани маблағе мебошад, ки дар доираи талаботи пешбини-намудаи қонунгузорӣ таъин карда мешавад. Бо ин назардошт, яке аз воситаҳои амалисозии шакли маҷбурии функцияи чаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ сазо ба ҳисоб меравад. Ин сазоест, ки худуди онро қонунгузорӣ муқаррар кардааст ва бо дараҷаи вазнинии кирдори содиршуда муайян карда мешавад. Чораи мазку-

ри ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои хусусияти молумулқӣ буда, бо тартиби хос муқаррар ва иҷро карда мешавад.

6. Амалисозии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ дар амал талофӣ намудани ҷуброни аз кирдори мушаххаси зиддиҳуқуқӣ шахс, ҷамъият ва давлат расидаро дар назар дорад, ки дар ду шакл: ихтиёрӣ ва маҷбури ба роҳ монда мешавад. Қонунгузорӣ шаклҳо, тартиб ва тарзҳои ҷубронсозиро муқаррар кардааст. Ҷубронсозӣ мафҳуми умумӣ буда, вобаста ба навъҳои зарар тағйир намеёбад. Яъне, тибқи қонунгузорӣ барои зарари маънавӣ ҷуброни зарари маънавӣ ва барои зарари моддӣ ҷуброни зарари моддӣ муқаррар шудааст, вале дар ҳар ду ҳолат ҷубронсозӣ дар шакли моддӣ (пулӣ) сурат мегирад.

7. Функцияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз ҷумлаи функцияҳои муҳим ба ҳисоб рафта, самти таъсиррасонии меъёрҳои ҳуқуқӣ ба рафтори субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошад, ки барои пешгирӣ ва маҳдуд намудани имкониятҳои воқеии содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ равона гардидааст. Функцияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳамчун яке аз шаклҳои амалисозии функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои сохтори мураккаб буда, он аз объекти таъсиррасонӣ, субъекти таъсиррасонӣ, тарзҳои таъсиррасонӣ ва асосҳои таъсиррасонӣ иборат мебошад. Функцияи пешгирӣ дар миёни дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавқеи хосса дошта, ба мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҷиҳати пешгирии ҳуқуқвайронкуноҳои нав мувофиқат менамояд. Амалӣ намудани функцияи мазкур дар алоҳидагӣ самаранок намебошад, балки дар якҷоягӣ бо дигар функцияҳо амалӣ мегардад. Албатта, тамоми функцияҳои дигар хусусияти пешгирисозӣ доранд, вале функцияи мазкур маҳз баҳри таъсир расонидан ба субъектон қабл аз ҳуқуқвайронкунӣ ва пас аз он муайян гардида, дар қонунгузорӣ муқаррар шудааст.

8. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳама шаклҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. Ҳангоми татбиқи ҷавобгарии ҷиноятӣ он дар татбиқи ҷазо бо назардошти ҳолатҳои сабуқкунанда ва вазнинкунанда ва дигар ҷораҳои хусусияти тарбиявидошта ифода меёбад. Дар ҷараёни татбиқи ҷавобгарии маданӣ он дар иҷрои уҳдадорихоӣ тарафайн аксаран дар шакли ихтиёрӣ амалӣ карда мешавад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии маъмури дар татбиқи ҷазои маъмури ва таъсиррасонии идоракунию ҳокимиятӣ ифода меёбад. Ҳангоми татбиқи ҷавобгарии интизомӣ моҳияти он дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии локалӣ инъикос гардида, дар амалигардонии муносибатҳои интизомӣ ифода меёбанд.

Тавсияҳои амалии зеринро, ки дар натиҷаи анҷом додани таҳқиқоти диссертатсионӣ коркард шудаанд, пешниҳод менамоем:

1. Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани адолати судӣ, осон кардани кори субъектони мувофиқи судӣ, татбиқи амиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва тақмили қонунгузори кишвар беҳтар мешуд, ки дар қонунгузори ҷиноятӣ дар баробари мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҳамзамон, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ муқаррар карда мешуданд.

2. Дар қонунгузори маъмурӣ дар қатори принципҳо ва асоси ҷавобгарии маъмурӣ мафҳуми мақсади ҷавобгарии маъмурӣ муқаррар карда нашудааст. Хубтар мешавад, ки дар м. 22¹ КХМ ҚТ мафҳуми мақсади ҷавобгарии маъмурӣ нишон дода шавад.

3. Бо мақсади ҷалби тамоми субъектон дар пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ба мақсад мувофиқ мебуд, ки «Стратегия пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни нобилиғон ва ҷавонон» қабул карда шавад.

4. Бо далели он ки ҷазо хусусияти сазодихӣ дошта, ба шуур ва рафтори инсон таъсир мерасонад, ба мақсад мувофиқ аст, ки дар қ. 2, м. 46 КЧ ҚТ сазодихӣ ҳамчун унсури мақсади ҷазо илова карда шавад.

5. Дар моддаи 62 Кодекси меҳнати ҚТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар Кодекси меҳнати ҚТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» ба «муҷозоти интизомӣ» иваз карда шавад.

6. Бо асос гирифтани он ки мафҳуми ҷуброн, товон, талофӣ, зарар, зиён, хисорот дар қонунгузорӣ ба таври омехта муқаррар шудааст, беҳтар мешуморем, ки дар қонунгузори соҳавӣ ягонакунии мафҳумҳои ҳуқуқии мазкур ба роҳ монда шавад.

7. Дар моддаҳои 14, 15 КМ ҚТ истилоҳи «ҷуброни зиён» истифода шудааст. Дар моддаҳои 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1223 КМ ҚТ истилоҳи «ҷуброни зарар» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар КМ ҚТ истилоҳоти «ҷуброни зиён» ба «ҷуброни зарар» иваз карда шавад.

8. Бо далели он ки дилхоҳ ҷиноят ба ҷабрдида зарар мерасонад, беҳтар мешуд, ки ҷарима ҳамчун ҷазои ҷиноятӣ на танҳо ба манфиати давлат, балки ба манфиати ҷабрдида низ равона карда мешуд. Дар ин асос, пешниҳод мегардад, ки дар санксияҳои қисми махсуси КЧ ҚТ ҷарима ҳамчун ҷазои ҷиноятӣ дар шакли 70/30 (яъне, 70%-и ҷарима ба манфиати давлат ва 30%-и он ба манфиати ҷабрдида ситонида шавад) муқаррар мегардид.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки ҳулосаҳо ва пешниҳодоти дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ бадастомада барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ дар самти амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода карда шаванд. Таҳқиқоти пешниҳодшуда метавонад дар раванди таълими фанҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи маданӣ, ҳуқуқи меҳнатӣ, ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи конституционӣ, криминология ва ғ. истифода шавад.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ҷиҳати такмили қонунгузори соҳавии кишвар, аз ҷумла қонунгузори ҷиноятӣ, маданӣ, маъмурӣ, меҳнатӣ, конституционӣ ва ғ., метавон ҳулосаву пешниҳодоти таҳқиқотро вобаста ба масъалаи амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода бурд.

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба таҳлили воқеъбинона ва ҳамагарафаи таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ оид ба паҳлуҳои мухталифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо, таҳлили натиҷаҳо ва ҳулосаҳои дар илм

пазируфташуда, мафхумҳо, андешаҳо ва тавсияҳои назариявӣ амалии муаллиф, нуктаҳои илмӣ таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳқиқи ҳолати кунунӣ, дурнамо ва роҳҳои такмили қонунгузори кишвар оид ба масъалаи мазкур асос меёбад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзӯ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим дар бораи ҳуқуқ ва давлат, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

Саҳми шахсии доктарабӣ дарёфти дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия ба сағҳи навгонии илмӣ таҳқиқоти диссертатсия, нуктаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо асоснок карда мешавад. Ҳамзамон, масъалагузори ва сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.

Тасвир ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. Диссертатсия дар Маркази миллии қонунгузори назди Президенти ҶТ омода гардида, борҳо дар чаласаҳои шӯбаҳои он муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Муҳимтарин натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар шакли маърузаҳо дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ илмӣ-назариявӣ зерин мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд:

а) байналмилалӣ:

– конференсияи байналмилалӣ илмию амалии «Иқтисод ва ҳуқуқ дар Россия ва ҷаҳон», – маъруза дар мавзӯи «Функцияи ҷабронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва таносуби он бо ҷаброни зарари маънавий» (Петрозаводск, ФР, 2022);

– конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ бахшида ба таҷлили рӯзи қабули Эълумияи умумии ҳуқуқи инсон таҳти унвони «Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯзи он», – маъруза дар мавзӯи «Функцияи ҷабронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Душанбе, 2022);

– конференсияи байналмилалӣ илмию амалии «Рашиҳои асосӣ дар идоракунии дониш дар соҳаи илм ва маориф», – маъруза дар мавзӯи «Шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Қазон, ФР, 2023);

– конференсияи байналмилалӣ илмию амалии «Тоҷикон дар оинаи таърих бахшида ба 115-солагии академик Бобочон Ғафуров», – маъруза дар мавзӯи «Ҷаброн намудани зарар ҳамчун функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Душанбе, 2023).

б) ҷумҳуриявӣ:

– конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию назариявӣ таҳти унвони «Асосҳои таҳкими истиқлоли давлатии ҶТ дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ», – маъруза дар мавзӯи «Мафҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Душанбе, 2022).

Интишороти аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Доир ба мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ унвонҷӯ, 2 воситаи таълимӣ, 18 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 8 ада-

ди онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ ва 10 мақола дар маҷаллаҳои дигар ба нашр расонидааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯи ихтисороҳо муқаддима, ду боб, нӯх зербоб, хулоса, тавсияҳо ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 201 саҳифаро ташкил медиҳад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)

Дар **муқаддима** аҳамиятнокии масъалаи таҳқиқшаванда, дараҷаи таҳқиқу омӯзиш, мақсаду вазифаи таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, нағони илми таҳқиқот ва нуктаҳои илми ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ амалии таҳқиқот, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия баён карда шудааст.

Боби якуми диссертатсия ба масъалаи **«Мафҳум ва таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ»** бахшида шуда, иборат аз ду зербоб мебошад.

Зербоби якуми боби якум – **«Мафҳум ва хусусиятҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ»** ном гирифта, муаллиф зимни омӯзиши он ишора мекунад, ки функсия маънои амалӣ кардан ва иҷро намудани амали муайянеро ифода мекунад. Вобаста ба ҷавобгарӣ бошад, тобиши каме дигарро ба худ касб намудааст. Яъне, маҷмуи самтҳои таъсиррасонӣ мебошад. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ метавонад ба сифати санҷиши ҷаримаҳои баромад намояд, ки дар доираи муносибатҳои ҳуқуқии танзимшавандаи ба огоҳсозӣ ва рафтори субъект ба мақсади тобеъсозии он бо муқаррароти меъёрҳои ҳуқуқӣ таъсир мегузорад.

Ба андешаи муаллиф, функсияҳои ҷаримаӣ, тарбиявӣ ва пешгиросозӣ бештар ба шакли маҷбурий хос мебошанд. Барои ҷавобгарии позитивӣ функсияи огоҳсозӣ ва тарбиявӣ низ хос мебошад дар ҳоле, ки ҷавобгарии позитивӣ бо функсияи тарбиявӣ тақвият мебахшад. Ба андешаи мо аввалан, ҷавобгарии ҳуқуқиро набояд ба ҷавобгарии позитивӣ ва ҷавобгарии позитивӣ ҷудо намуд. Зеро чунин таснифот падидаи яклухту комили ҷавобгариро тақсим ва аз ҳам ҷудо месозад. Ҷавобгарӣ дар ду шакли ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. Баъдан, таъсири пешгирӣ барои ҷавобгарии ғайбӣ низ хос мебошад, чунки таъмини қонуният яке аз самтҳои функсияи танзимӣ ба ҳисоб меравад.

Муаллиф ибраз менамояд, ки мафҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо функсияҳои ҳуқуқ алоқамандии зич дошта, баъзан якдигарро пурра мекунад. Бинобар ин, лозим меояд, ки функсияҳои ҳуқуқ низ аз нигоҳи мафҳуму моҳият равшан карда шавад. Функсияҳои ҳуқуқ дар татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз заминаҳои муҳим ва асосӣ ба ҳисоб рафта, моҳияти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ошкор месозанд.

Муаллифи диссертатсия қайд менамояд, ки ошкор намудани мазмуну моҳияти функсияҳои ҳуқуқ, пеш аз ҳама, таҳқиқоти ҷудоғонаро талаб намуда, вале аз хусусиятҳои низоми ҳуқуқӣ вобастагии қалон дорад. Функсияҳои

хуқуқ мусоидат менамоёд, ки функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ хубтару самаранок дарк карда шаванд. Агар ҷавобгарии ҳуқуқӣ худ як институти ҳуқуқ бошад, пас табиист, ки функсияҳои он аз функсияҳои ҳуқуқ маншаъ мегирад. Ҳатто, баъзе аз функсияҳои онҳо ба ҳамдигар наздикӣ дошта, онҳо дар якҷоягӣ муносибатҳои ҷамъиятию ҳуқуқӣ ва рафтори иштирокчиёни ин муносибатҳо таъсири назаррас мерасонанд.

Муаллиф ибраз менамоёд, ки омӯзиши мафҳум ва хусусиятҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки на танҳо аз нигоҳи назариявӣ мафҳуми умумизътирофшуда ва хусусиятҳои мувофиқи он муайян карда шавад, балки дар тақмили қонунгузории амалкунанда низ бобати амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нақши сазовор мегузорад.

Зербоби дуоми боби якум – **«Таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ»** ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот қайд менамоёд, ки барои ташаккули институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва тақмили қонунгузории кишвар муайян намудани асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бисёр муҳим мебошад. Дар адабиёт намудҳои алоҳидаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба назар мерасад. Аммо, доир ба маҳакҳои таснифи онҳо нуктаи назари умумӣ ҷой надорад. Мо ба он андеша мебошем, ки таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз моҳият ва махсусиятҳои институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ бармеояд. Бо ин назардошт, дар таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ омилҳои зиёд, аз қабилӣ мақсад, намудҳо ва принципҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба инобат гирифта шудаанд.

Ба андешаи таҳқиқбаранда, оид ба проблемаи тасниф ва намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар адабиёт фикру мулоҳизаҳои ягона мавҷуд нест. Ин дар ҳолест, ки муайян ва дақиқ будани намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои амалияи татбиқи ҳуқуқ бисёр муҳим мебошад. Новобаста аз ин, аз мазмуни андешаҳои муаллифон ҳулосабарорӣ намуда, яқинд функсияҳои умумизътирофшудаи ҷавобгариро ҷудо кардан мумкин аст. Бояд ёдовар шуд, ки асоси чунин таснифот хусусиятҳои намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳсуб меёбад (ҷиноятӣ, маъмурӣ, маданӣ, интизомӣ).

Боби дуоми диссертатсия – **«Шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ»** ном гирифта, ҳафт зербобро ташкил медиҳад.

Зербоби якуми боби дуом – **«Мафҳуми шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ»** ном дошта, таҳқиқоти муаллиф нишон медиҳад, ки барои ҳуқуқтатбиқсозӣ на танҳо мавҷудияти ҳуди функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, балки шаклҳои амалисозии онҳо низ аҳамияти қалон дорад. Маҳз тавассути шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ ва роҳандозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар амал самаранок буда метавонад. Бояд таъкид дод, ки бе мавҷудияти шаклҳои амалисозӣ функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ғайриимкон ба назар мерасад. Яъне, шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ воситаи муҳими татбиқи онҳо ба ҳисоб меравад.

Ба андешаи муаллиф, шаклҳои амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд ба мақсаду принципҳои ва функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқат намуда, ба

меъёрҳои ҳуқуқӣ муҳолифат надошта бошанд. Ҳамзамон, ҳар як шакли амалисозии функсияҳо бояд ба намуди дахлдори ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқат намояд. Зеро чи гуна будани шаклҳои амалигардонии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳз аз намудҳои алоҳидаи он вобастагӣ дорад. Шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ имконият фароҳам меоранд, ки функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи қонунгузорӣ дар амал самарабахш татбиқ гардида, мақсаду принсипҳо ва таъиноти иҷтимоии намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда шаванд.

Диссертант иброз доштааст, ки мо чунин хусусиятҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро метавонем қайд намоем, ки ба шаклҳои амалисозии он таъсиргузор мебошанд: самтҳои муҳиму дахлдоре, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба онҳо таъсир мерасонад; маҷбурсозии давлатӣ ва ҳавасмандгардониро аз ҷиҳати объективӣ асоснок менамояд; мувофиқи шароити инкишофи ҷомеа хусусияти таърихан тағйирёбандагӣ ва мувофиқгардиро дорад; тарзу воситаи маҳсуси таъсиррасонӣ ва хусусияти маҳсуси татбиқнамоӣ мебошад; қобилияти расмикунонӣ ва мустаҳкамнамоеи муносибатҳои ҷамъиятиро доро буда, метавонад муносибати ҷамъиятии мавҷударо тағйир диҳад ва ё бекор намояд.

Муаллиф бар он андеша аст, ки шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд дар қонунгузории дахлдор муқаррар карда шуда, ба кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос будани ин ё он шакли амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд муайян бошад. Бинобар ин, вобаста ба намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқан татбиқ карда мешаванд.

Зербоби дуюми боби дуум – **«Шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ»** ном дорад. Муаллифи таҳқиқот зимни баррасии масъалаи мазкур қайд намудааст, ки агар амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз функсияҳои муайян вобастагӣ дошта бошад, пас функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар навбати худ дорои шаклҳои дахлдори амалисозии худ мебошанд, ки маҳз тавассути онҳо ин ва ё он функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди амалисозӣ қарор дода мешавад. Ҳарчанд дар адабиёт дар хусуси шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ баҳсҳои муайян ҷой дошта бошад ҳам, вале ду шакли муҳими онҳо дар назария ва амалия бештар паҳншуда мебошанд: яке шакли ихтиёрӣ ва дигаре шакли маҷбурий.

Ба андешаи таҳқиқбаранда, новобаста аз он ки муаллифон бештар аз шакли маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҷонибдорӣ карда бошад ҳам (бо далели он ки дар мафҳуми ҷавобгарии ҳуқуқӣ калимаи маҷбурий истифода шудааст), вале мо ҷонибдорӣ аз ҳар ду шаклҳои зикршуда мебошем. Зеро, инкор кардани шакли ихтиёрӣ дар як маврид ин инкор намудани усули диспозитивии таснифоти соҳаҳои ҳуқуқ ва ҳамзамон соҳаҳои ҳуқуқи хусусиро ифода менамояд. Дар амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ шакли ихтиёрӣ аз шакли маҷбурий кам намебошад. Зеро, дар соҳаҳои дахлдори ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад. Аммо, агар чунин нуктаи назарро вобаста ба намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муқоиса намоем, он гоҳ зарураат пеш меояд, ки

ба андешаи баъзе олимон дар хусуси дастгирии шакли маҷбури розӣ шавем. Зеро функсияҳои ҷабронсозӣ, пешгириӣ, ҷаримаӣ, сазодихӣ аксаран дар шакли маҷбури татбиқ карда мешаванд.

Муаллиф дар таҳқиқот иброз доштааст, ки меъёри ҳуқуқӣ дар хусуси он ки субъекти муносибатҳои ҷамъиятӣ зимни истифода ва татбиқи ҳуқуқу озодиҳои худ набояд ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии дигар субъектронро вайрон кунад, яке аз хусусияти муҳими шакли ихтиёрии амалисозии функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад. Зеро, дар ин маврид субъект ихтиёран, бе маҷбурияти шахси дахлдор ҳуқуқу манфиатҳои дигаронро риоя намуда, ба онҳо эҳтиром мегузорад ва ҳуқуқу озодиҳои худро софдилона ва бовиҷдонона иҷро мекунад. Дар ҳолати баръакс нисбат ба ӯ ҷораҳои маҷбурии дахлдори ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад.

Зеробоби сеюми боби дуюм – «**Амалисозии функсияи сазодихии ҷавобгари ҳуқуқӣ**» ном гирифта, дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф ишора менамояд, ки функсияи сазодихии ҷавобгари ҳуқуқӣ яке аз намудҳои функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ мебошад, ки вобаста ба мазмун ва моҳияти худ нисбат ба субъекти поймолкунандаи ҳуқуқ оқибатҳои манфиро ба вучуд оварда, ӯро дучори азоби маънаӣ ё рӯҳӣ мегардонад. Функсияи мазкур дар миёни дигар функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ мавқеи намоёнро дошта, хусусияти таърихро касб кардааст. Зеро, аз замонҳои қадим ҷиҳати пешгириӣ намудани рафторҳои зиддихуқуқӣ ҷавобгариро дар шаклҳои нисбатан саҳт татбиқ менамуданд. Маҳз дар натиҷаи чунин ҷазоҳои вазнин ба ҳуқуқвайронкунанда сазои дахлдор расонида мешуд. Дар замони муосир бошад принсипи инсондӯстӣ мақоми хосаро касб намуда, қонунгузоронро водор намуда истодааст, ки ҷавобгариро дар доираи принсипҳои инсондӯстӣ роҳандозӣ намуда, мақсади он набояд сазо додани ҳуқуқвайронкунанда бошад.

Ба андешаи муаллиф, функсияи сазодихии ҷавобгари ҳуқуқӣ аз мақсадҳои ҷазо вобастагии бештар дорад. Зимнан маҳз тавассути оқибатҳои сазои доштани ҷавобгарӣ мақсади он ба даст оварда мешавад, вале ҳуди сазо додан ва ё ба дарди ҷисмонӣ равонӣ гирифтӣ кардани ҳуқуқвайронкунанда мақсади ҷавобгари ҳуқуқӣ намебошад. Табиист, ки агар ҳуқуқвайронкунанда дар ивази кирдори зиддихуқуқи содиркардааш подоши муносиб нагирад, дар ин сурат ҷавобгари ҳуқуқӣ аз мақсади худ берун меравад ва самарабахш буда наметавонад. Бо ин назардошт, ҳар як шаклу намуди ҷавобгари ҳуқуқӣ бояд дар дараҷаи муайян дорои сазо бошад.

Диссертант зимни таҳқиқот иброз доштааст, ки амалисозии функсияи сазои ҷавобгари ҳуқуқӣ бояд ба меъёрҳои қонунгузори амалкунанда мувофиқат дошта бошад. Маҳз дар асоси меъёрҳои қонунгузори татбиқ намудани сазо метавонад ба рафтору фаъолият ва психикаи ҳуқуқвайронкунанда таъсири самарабахш расонида, барои амалисозии функсияи тарбияӣ заминаи хуб муҳайё намояд. Дар ҳолати баръакс ҳуқуқвайронкунанда татбиқи ҷазо ва амалисозии функсияи сазоро ноадолатона шуморида, дар ӯ дараҷаи нигилизми ҳуқуқӣ меафзояд ва ҷавобгари ҳуқуқӣ ба мақсади муайян ноил намегардад.

Муаллифи диссертатсия иброз менамояд, ки хусусияти таъсири сазо ва доираи маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ, ки нисбат ба ҳуқуқвайронкунанда татбиқ мешаванд, аз марҳилаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобаста аст. Агар шакли маҷбурии давлатии татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз лаҳзаи содир шудани ҳуқуқвайронкунӣ дар шакли уҳдадорӣ таҳти маҳдудиятҳои гуногуни ҳуқуқӣ қарордошта ба вучуд омада бошад, пас дар ин марҳила ҳеҷ гуна оқибатҳои номатлуби воқеӣ вучуд надорад ва ҳуди функсияи сазодиҳӣ дар статика вучуд дорад. Бе амали саривактӣ ва салоҳияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ он рушд карда наметавонад.

Зербоби чоруми боби дуюм – «**Амалисозии функсияи ҷаримавӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ**» ном гирифта, таҳқиқбаранда зимни баррасии масъалаи мазкур қайд намудааст, ки яке аз функсияҳои махсуси ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин функсияи ҷаримавӣ ба ҳисоб меравад. Махсус будани чунин функсия дар он ифода мегардад, ки мисли баъзе функсияҳои дигар барои тамоми намудҳои дахлдори ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос намебошад. Функсияи ҷаримавӣ дар ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурий бештар хос буда, қисман дар ҷавобгарии маданӣ низ ба назар мерасад. Махсусияти дигари функсияи мазкур дар он ифода мегардад, ки он баҳри татбиқи ҷазоҳои ҷаримае, ки қонунгузори амалкунанда муқаррар менамояд, нигаронида шудааст.

Ба андешаи диссертант, функсияи ҷаримавӣ бештар дар шакли маҷбурий татбиқ карда мешавад. Амалисозии функсияи мазкур дар расидан ба мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мусоидат намуда, мақсади асосии он дар руёндани маблағи муайян аз ҳуқуқвайронкунанда ифода намеёбад, балки баҳри таъсири молиявӣ расонидан ба ӯ нигаронида шудааст. Функсияи мазкур дар ҳамон ҳолат амалӣ карда мешавад, ки ҷавобгарӣ дар шакли таъин кардани ҷарима ба ҳуқуқвайронкунанда татбиқ гардад. Бинобар ин, шакли амалисозии он дар қонунгузори амалкунанда муқаррар карда шудааст.

Муаллифи диссертатсия қайд менамояд, ки функсияи ҷаримавӣ дар навбати худ дар амалисозии дигар функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, аз ҷумла, функсияи тарбиявӣ, пешгирӣ ва сазодиҳӣ таъсир мерасонад. Зеро, татбиқи ҷарима ба ҳуқуқвайронкунанда ва ё ҷинояткор метавонад ба шуури шахс таъсир расонида, шахс онро ҳамчун сазои амали зиддиҳуқуқии худ ҳисобад ва минбаъд ислоҳ шуда, аз содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ даст кашад.

Диссертант қайд мекунад, ки функсияи ҷаримавӣ ҷавобгарӣ бештар дар шакли маҷбурий амалӣ карда мешавад. Аммо, новобаста аз ин, аз мазмуни баъзе меъёрҳои қонунгузорӣ шакли ихтиёрии онро низ мушоҳида кардан мумкин аст. Дар муқоиса бо шакли маҷбурии иҷроӣ функсияи ҷаримавӣ, шакли ихтиёрии он дар қонунгузори амалкунандаи кишвар мустақиман пешбинӣ нашудааст.

Зербоби панҷуми боби дуюм – «**Амалисозии функсияи ҷабронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ**» ном гирифта, дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф қайд намудааст, ки функсияи ҷабронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шаклҳои зикргардидаи татбиқи намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки дар соҳаҳои асосии ҳуқуқ тавассути роҳи усулҳо ва тартиби муайяни ҳоси соҳаи ҳуқуқ амалӣ карда мешавад.

Муаллиф иброд менамояд, ки чун дигар функцияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ функцияи ҷубронсозӣ низ дар ду шакл – ихтиёрӣ ва маҷбурий ба амал бароварда мешавад. Функцияи мазкур бештар хоси ҷавобгари маданӣ мебошад. Зеро, дар ҷавобгари маданӣ яке аз шаклҳои ба амал баровардани ҷавобгари ҳуқуқӣ ин ҷуброни зарар мебошад. Новобаста аз он ки дар муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ иштирокчиён баробарҳуқуқ буда, дар асоси усули диспозитивӣ амал мекунанд, вале ҳангоми таъбиқи ҷавобгари ҳуқуқӣ дар намуди ҷуброни зарар иҷрои он барои як тараф ҳатмӣ мегардад. Дар ин ҳолат функцияи ҷубронсозии ҷавобгари маданӣ дар шакли маҷбурий амали карда мешавад. Бо ин назардошт гуфтан мумкин аст, функцияи мазкур ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбурий ба амал бароварда мешавад.

Ба андешаи таҳқиқбаранда, шакли маҷбурии амалисозии функцияи ҷубронсозӣ дар асоси қонунгузории маданӣ хеле васеъ паҳн шудааст. Ин муносибатҳо пеш аз ҳама, дар натиҷаи иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳои шартномавӣ аз тарафи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ уҳдадориҳои ҷубронсозиро ба амал меоранд. Чунончӣ, иҷрои номатлаби шартномаи хариду фурӯш ҷавобгари ҳуқуқии маданияро ба вучуд меоварад, ки ин масъала дар меъёрҳои ҚМ ҚТ инъикоси ҳудро пайдо кардааст (м.м. 529, 530, 534, 536, 543 ва ғ.).

Ба андешаи муаллиф, дар қонунгузории маданияи ҚТ мафҳумҳои «зарар» ва «зиён» ба таври васеъ истифода гардида, ҳамзамон ибораҳои «зарари маънавий» ва «зиёни маънавий» низ ба назар мерасанд, вале мутаассифона, мафҳуми зарари маънавий, ки ҷи гуна рафтор ё амали ҳуқуқвайронкунанда ҳамчун зарари маънавий ҳисобида мешавад, муқаррар нагардидааст, ки ин ба сатҳ, усул ва принципҳои амалисозии функцияи ҷавобгари ҳуқуқӣ низ таъсир намонда.

Муаллифи таҳқиқот қайд намудааст, ки ҷубронсозӣ мафҳуми умумӣ буда, вобаста ба навъҳои зарар тағйир намеёбад. Яъне, тибқи қонунгузори барои зарари маънавий ҷуброни зарари маънавий ва барои зарари моддӣ ҷуброни зарари моддӣ муқаррар шудааст, вале дар ҳар ду ҳолат ҷубронсозӣ дар шакли моддӣ (пулӣ) сурат мегирад.

Зербоби шашуми боби дуюм – «**Пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун шакли амалисозии функцияи ҷавобгари ҳуқуқӣ**» ном гирифта, дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф қайд намудааст, ки дар миёни функцияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ функцияи пешгирий мавқеи хоссаро ишғол менамояд. Он ба яке аз мақсадҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ (пешгирии содиршавии кирдорҳои нави зиддихуқуқӣ) мувофиқ мебошад. Функцияи пешгирий барои ҳар як намуди ҷавобгари ҳуқуқӣ хос мебошад, вале дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ нисбатан самаранок мебошад, ки таҷрибаи низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муосир инро исбот намудааст. Агар инсон барои кирдори содиркардааш ба ҷавобгарӣ кашида нашаванд, он гоҳ аз як тараф ҳуди ӯ ба амали анҷомдодааш идома медиҳад ва ҳамзамон ба атрофиён таъсири манфӣ мерасонад. Яъне, чунин ҳолат боиси содиршавии ҳуқуқвайронкунии зиёд мегардад. Аммо, агар шахс барои кирдори

содиркардааш чавобгар карда шавад, он гоҳ ҳам худӣ ӯ минбаъд аз содир кардани кирдори зиддиҳуқуқӣ даст мекашад ва ҳам барои агрофиён дарси ибрат мешавад. Яъне, бешубҳа метавон гуфт, ки чавобгарии ҳуқуқӣ дорои функцияи пешгирии мебошад.

Муаллиф иброз менамояд, ки дар ҳуқуқи ҷиноятӣ пешгирии яке аз мақсадҳои ҷазо ба ҳисоб меравад. Пешгирии ҷинояткорӣ ба маънои асли маъноӣ аз ҷинояткорӣ муҳофизат кардани одамон, ҷомеа ва давлатро дорад. Решаҳои таърихии ин навъи амалияи иҷтимоӣ аз асрҳо сарчашма гирифта, бо пайдоиши аввалин маънуниҳои ҳуқуқӣ ва ҷинояткориҳо, ҷун амалҳои, ки сарфи назар аз онҳо содир карда шуданд, на танҳо ҷораҳои ҷазо, балки ҷораҳои пешгирии низ ба қор бурда мешуданд.

Муаллифи диссертатсия қайд менамояд, ки назарияи пешгирии ҷинояткорӣ – ин маҷмуи донишҳо оид ба фаъолияти инкишоф додани муносибатҳои ҷамъиятӣ бо мақсади муқаррар ва пешгирии намунаҳои шабабу шароитҳои ҷинояткорӣ, ки ба пайдоиши инкишофи ҷинояткорӣ, тайёр намудани замина барои дар амал татбиқи гардидани он ёрӣ мерасонанд ва ҳамчун оқибат ҷинояткорӣ – ҳолати негативӣ дар ҷамъият пайдо мегардонад, инчунин инкишоф ва паҳн гардидани шакли намудҳои алоҳидаи ҷиноят, ҳолатҳои хусусияти зидди ҷамъиятиро пайдоқунанда дар шахсони алоҳида ва муайян намунаҳои шакл ва роҳҳои назоратӣ аз болои ҷинояткорӣ мебошад.

Ба андешаи муаллиф, фаъолияти пешгирии ҷинояткорӣ асосҳои худро дорад. Ин фаъолият бояд ба талаботи принципҳои қонуният, демократизм, адолат, инсондӯстӣ ва илман асосноккардашуда ҷавоб диҳад. Ташкили он бо назардошти шароитҳои соҳавӣ ва ҳудудӣ гузаронида мешавад. Фаъолияти пешгирии ҷинояткорӣ заминаи ҳуқуқи пешбинӣ менамояд, яъне танзими ҳуқуқӣ, тарз ва шаклҳои қорҳои пешгирии, ҳуқуқ ва уҳдадорӣ иштирокчиён, қафолати ҳуқуқи шахсе, ки ин фаъолият нисбати ӯ гузаронида мешавад. Ҳамаи ин қонуниятро ифода мекунад. Ҳоло вақти он расидааст, ки қонунҳои оид ба пешгирии ҷиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо, ки фаъолияти пешгирии ҷинояткориро пурра дар бар мегиранд, қабул бояд кард. Иҷрои ҳар як фаъолият асосҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ талаб мекунад. Аз ин рӯ, фаъолияти пешгирии ҷинояткорӣ дар ҷамъият асосҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиро бояд дошта бошад.

Зербоби ҳафтуми боби дуюм – «**Амалисозии функцияи тарбиявӣ чавобгарии ҳуқуқӣ**» ном дошта, таҳқиқбаранда ишора намудааст, ки функцияи тарбиявӣ яке аз функцияҳои муҳимме мебошад, ки дар ҳар вақт бо функцияҳои сазодихӣ, ҷаримавӣ, пешгирии ва ҷабронсозӣ амалӣ карда мешавад. Ин аз он хотир аст, ки ҳар як функцияи чавобгарии ҳуқуқӣ маҳз баҳри тарбияи ҳуқуқвайронқунанда равона карда мешавад. Функцияи мазкур аз давраҳои пеш чавобгарии ҳуқуқи хамроҳӣ намуда, ба яке аз функцияҳои марказии чавобгарии ҳуқуқӣ табдил ёфтааст. Маҳз тавассути амалисозии функцияи мазкур мақсадҳои чавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ карда шуда, бо таҳдиди татбиқи ҷазо дар шуури шахс ҷой карда мешавад, ки кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ ҳам барои давлату ҷомеа ва ҳам барои худӣ ӯ оқибатҳои зиёди манфиро ба вуҷуд меоварад.

Муаллиф қайд менамояд, ки функцияи тарбиявӣ асосан дар шаклҳои ихтиёрӣ ва мачбури амалӣ қарда мешавад. Шакли ихтиёрии амалисозии функцияи тарбиявӣ дар он ифода меёбад, ки шахс таҳдиди татбиқи ҳазоро дар қонунгузори фаҳмида, ба таври ихтиёрӣ аз содир қардани рафторҳои зиддихуқуқӣ даст мекашад. Ӯ дар шуури худ дарк менамояд, ки ҳангоми содир қардани қирдори муайяни зиддихуқуқӣ гирифтори оқибатҳои вазнин хоҳад шуд. Дар ин ҳолат функцияи тарбиявии ҷавобгарӣ дар шакли ихтиёрӣ амалӣ қарда мешавад. Шакли мачбурии амалисозии функцияи тарбиявӣ бошад, дар он ифода мегардад, ки ҳангоми ба ҳуқуқвайронқунанда татбиқи намудани ҷавобгарии муайян ӯ оқибати қирдори содирқардашро дарк намуда, пушаймон мешавад ва минбаъд аз содир қардани чунин қирдорҳо худдорӣ менамояд. Дар ин сурат функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли мачбури амалӣ мегардад. Бо ин назардошт, гуфтан мумкин аст, ки функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ду шакл: ихтиёрӣ ва мачбури амалӣ қарда мешавад.

Ба андешаи таҳқиқбаранда, функцияи тарбиявӣ дар ҳама намудҳои муайяни ҷавобгарӣ амалӣ қарда мешавад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҷиноятӣ дар таъини ҷазо, ҳолатҳои сабуққунанда, вазнинқунанда ва дигар ҷораҳои хусусияти тарбиявидошта ифода мегардад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии маданӣ дар иҷрои уҳдадорҳои тарафайн аксаран дар шакли ихтиёрӣ амалӣ қарда мешавад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии маъмури дар татбиқи ҷазои маъмури ифода меёбад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии интизомӣ дар санадҳои муассисавӣ бештар инъикос гардида, дар амалигардонии муносибатҳои интизомӣ ифода мегардад.

ХУЛОСА

Дар асоси омӯзишу таҳқиқи паҳлуҳои назариявӣ ва амалии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо мувофиқи қонунгузории ҶТ чунин хулосаҳои илмӣ ба даст омаданд:

1. Таҳқиқоти нишон медиҳад, ки масъалаи мафҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар илмӣ ҳуқуқшиносии ватанӣ ба таври зарурӣ таҳлил қарда нашудааст. Бинобар ин, масъалаи мафҳум, моҳият, хусусиятҳо ва намудҳои он ба таҳқиқоти ҷудоғонаи комплексӣ ниёз дорад. Зимни баррасии масъалаи маъмур чунин хулосабарорӣ қарда шуд, ки функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ баҳри таъсир расонидан ба рафтори субъектон ва муносибатҳои ҷамъиятӣ нигаронида шудааст. Амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар як маврид татбиқи ҷавобгарии муайяни ҳуқуқиро ифода мекунад. Мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ аз амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобастагии қалон дошта, дар ин раванд онҳо ба самаранокии татбиқи намудани ҷавобгарии ҳуқуқӣ мусоидат менамояд. Аз мафҳумҳои додашуда дар адабиёти ҳуқуқӣ низ бармеояд, ки функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз ҳолатҳои таъсиррасонӣ ба шуури субъектони ҳуқуқ иборат буда, чунин таъсирот метавонад пеш аз содир қардани ҳуқуқвайронқунӣ ва ё пас аз содир қардани он ба вучуд ояд. Бо ин назардошт, ихтисос доштан мумкин аст, ки масъалаи таҳқиқи мафҳуми функцияҳои

ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ва амалияи қонунгузории кишвар аҳаммияти калонро соҳиб мебошад [2–М]; [12–М]; [13–М]; [14–М].

2. Аз таснифоти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бармеояд, ки дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ таснифоти мухталиф ҷой дорад. Зимни таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ чунин маҳакҳои асосӣ ба инобат гирифта шудаанд: мақсади ҷавобгарӣ, принципҳои ҷавобгарӣ, намудҳои ҷавобгарӣ ва ғайра. Агар мо маҳакҳои мазкур ва хусусиятҳои баъзе аз намудҳои ҷавобгариро таҳлил намоём, он гоҳ чунин функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро пешниҳод кардан мумкин аст: функсияҳои сазодихӣ, ҷаримавай, ҷубронсозӣ, пешгирисозӣ, тарбиявӣ. Албатта, дар адабиёти ҳуқуқӣ дигар намудҳои функсияҳои ҷавобгарӣ мушоҳида мегарданд, вале дар миёни онҳо функсияҳои номбурда маънаи хосро соҳиб буда, ҳамчун функсияҳои умумиэтирофшуда махсуб мебаранд. Функсияҳои мазкур дар андоза ва шаклҳои муайян дар тамоми намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба назар мерасанд. Маврид ба тазаккур аст, ки дақиқ будани функсияҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва таҳлили онҳо метавонад ба тақмили қонунгузории амалкунанда ва ташаккули институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва дар умум илми ҳуқуқи ҷинойтии ватанӣ мусоидат намояд. Ҳар як функсияи номбурда ба таҳлили ҷудоғона ниёз дошта, ба намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобастагӣ доранд. Ҳарчанд дар шаклҳои ҷавобгарии ҷудоғона ва меъёрҳои қонунгузорӣ баъзе аз функсияҳои зикршуда мазмунан муқаррар шуда бошанд ҳам, вале танзими ҳуқуқи мушаххаси онро мо зарур мешуморем.

3. Амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба шаклҳои дахлдори ҳуқуқӣ ғайриимкон мебошад. Шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ гуфта, он тарзу воситаҳои татбиқи ҳуқуқ фаҳмида мешаванд, ки тавассути онҳо функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ гардонида мешаванд. Дар адабиёт дар ин хусус андешаҳои мухталиф ҷой дорад, вале ба андешаи мо шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарӣ метавонад тарзу воситаҳои гуногун бошанд. Аз қабилӣ эътироф намудан, риоя кардан, истифода бурдан, татбиқ сохтан, иҷро кардан ва ғайра. Ҳамаи тарзу воситаҳои номбурдаро дар умум ба ду гурӯҳи калон тақсим намудан мумкин аст: ихтиёрӣ ва маҷбурӣ. Функсияҳои ҷавобгарӣ аксаран тавассути маҳз ҳамин ду шакл амалӣ карда мешаванд. Бо ин назардошт, шаклҳои маъмултарин ва умумиэтирофшудаи татбиқ ва иҷро намудани функсияҳои ҷавобгарӣ ин шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурӣ ба ҳисоб мераванд [7–М]; [19–М].

4. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз рӯи намудҳои алоҳидаи ҷавобгарӣ тавассути тарзу воситаҳои ихтиёриро маҷбурӣ амалӣ гардонида мешавад. Шакли ихтиёриро маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нисбат ба функсияҳои сазодихӣ, ҷубронсозӣ, ҷаримавай, пешгирӣ ва тарбиявӣ паҳн мегардад. Ҳарчанд дар адабиёт баъзе аз баҳсҳо ҷой дошта бошанд ҳам, вале мо ба он андешаем, ки ҳар як функсияи зикршуда ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбурӣ амалӣ карда мешаванд. Албатта, дар ин ҷо махсусан функсияи ҷаримавай каме баҳснок ба назар мерасад. Зеро, ҳангоми татбиқи ҷарима аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳуқуқвайронкунанда ихтиёри рад кардани он ва

интиҳоби намуди дигари чазоро надорад. Яъне, маҷбуран бояд ҳукми баровардашударо бояд иҷро намояд ва ин шакли маҷбурии амалисозии функсияи ҷаримаӣ ба ҳисоб меравад. Шакли ихтиёрии татбиқи функсияи мазкур дар он ифода мегардад, ки ҳуқуқвайронкунанда метавонад ҳукми баровардашударо бе маҷбурияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба таври ихтиёрӣ иҷро намояд, аз ҷумла оқибатҳои манфии ба ҷабрдида расонидашударо ихтиёран баргараф намояд. Бо ин назардошт, қайд кардан мумкин аст, ки шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нисбати тамоми функсияҳои болозикр ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад [8–М].

5. Аз таҳқиқот бармеояд, ки функсияи сазодихӣ боиси тағйир ё қатъ гардидани муносибатҳои ҳуқуқии танзимкунанда мегардад. Ҳамзамон, таъсири сазо боиси пайдоиши муносибатҳои нави ҳуқуқӣ мегардад, ки то лаҳзаи содир шудани ҷиноят вучуд надошт. Функсияи сазодихӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли ихтиёрӣ ва маҷбурий амалӣ гардонида мешавад. Новобаста аз он ки шакли маҷбурии амалисозии функсияи мазкурро бисёре аз олимони ҷонибдорӣ мекунанд, вале бояд дар ин хусус қайд намуд, ки таъсири сазо аз хусусиятҳои шахсии психологӣ фарди муайян вобастагӣ дорад. Татбиқ кардани ҷазои дахлдор ханӯз маъноӣ онро надорад, ки ба ҳуқуқвайронкунанда он сазои муайян мерасонад. Зеро, он аз қувваи иродаю тарзи қабулнамоии ҳуди шахс вобастагӣ дорад. Масалан, ҳангоми татбиқи ҷарима барои шахсе, ки ҳаёти камбизоатонаро аз сар мегузаронад сазои вазнинтар медиҳад, вале барои шахсе, ки дар зиндагӣ он қадар мушқилоти пулӣ надорад, ҷаримаи мазкурро ба осонӣ метавонад пардохт намояд ва ин ҳолат ба ӯ сазои дахлдор намедиҳад. Ҳамин тавр, ҳар ду шаклҳои амалигардонии ҷавобгарӣ барои функсияи сазодихӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос мебошад. Ҳамзамон, илова кардан лозим аст, ки зимни таъини ҷазои дахлдор бояд дараҷаи сазои тахминии он ба вазъи равию зиндагии шахс бояд мувофиқа карда шавад [9–М].

6. Аз натиҷаи таҳқиқот бармеояд, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои функсияи махсусе мебошад, ки он функсияи ҷаримаӣ ном дорад. Махсус будани ҷунин функсия дар он ифода мегардад, ки мисли баъзе функсияҳои дигар дар ҳама намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавҷуд намебошад. Дар қонунгузори амалкунандаи кишвар ҷунин функсия бештар дар намуди ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурий ба назар мерасад. Дар ҷавобгарии маданӣ бошад, танҳо дар шакли ноустуворона иҷро намудани уҳдадорихо дар намуди ҷарима функсияи ҷаримаӣ амалӣ карда мешавад. Функсияи ҷаримаӣ дар шакли маҷбурии татбиқи он дар ҳуқуқи ҷиноятӣ хеле аҳамият дорад, гарчанде, ки нисбат ба ҳуқуқи маъмурий то андозае камтар эҳсос мегардад. Функсияи мазкур новобаста аз хоси ҷавобгарии ҷиноятӣ буданаш ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбурий татбиқ карда мешавад. Албатта, бе татбиқи ҳукми суд ҳуқуқвайронкунанда наметавонад худ аз худ ба таври ихтиёрӣ ба давлат ҷаримаи муайян супорад. Аммо, ҷаримаи таъиннамудаи судро метавонад ихтиёран дар муҳлати муқарраршуда ва ё қабл аз он бурда супорад, ки ин шакли ихтиёрии амалисозии функсияи ҷаримавиро ифода мекунад [6–М].

7. Таҳқиқот нишон дод, ки функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳамчун яке аз функцияҳои асосӣ қариб ҳоси тамоми намудҳои алоҳидаи ҷавобгарӣ мебошад. Функцияи мазкур, ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбурӣ амалӣ карда мешавад. Аз таҳлили масъала бармеояд, ки функцияи ҷубронсозӣ, мутобики қонунгузории амалқунандаи кишвар, бештар, дар намуди ҷавобгарии маданӣ ба назар мерасад. Аммо, амалия самаранокии амалисозии функцияи мазкурро дар намуди ҷавобгарии ҷиноятӣ нишон медиҳад. Функцияи мазкур ҳангоми ба миён омадани зарар амалӣ карда мешавад. Дар илми ҳуқуқшиносӣ ду усули ҷуброни зарар ба таври анъанавӣ фарқ карда мешаванд: 1) дар шакли аслий (ҷуброн дар шакли аслий) – дар рафъи зарар ба амвол, пешниҳоди амволи ба он баробар ва ғ.; 2) дар ифодаҳои арзишӣ (ҷуброни пулӣ) – ҳангоми ситонидани зарари ифодаёфта: арзиши молу мулки гумшуда ё вайроншуда, инчунин даромади аздастрафта, фоидаи аздастрафта, хароҷоти беасоси бадастомада ва ғ. [4–М]; [15–М]; [16–М]; [17–М].

8. Аз таҳлили мавзӯ ба мо маълум гардид, ки барои пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ зарур ва муҳим аст, ки на бо шахси ҷиноятсодирнамуда, балки бо сабабу шароити мусоидаткунанда мубориза барем. Дар ин замина гуфтан мумкин аст, ки «пешгирии ҷинояткорӣ аз ислоҳи шахси ҷинояткор беҳтар аст!». Яъне, мо бояд тамоми кӯшиши худро на баҳри ислоҳи шахси ҷинояткор, балки баҳри пешгирии ҷиноятҳои нав равона созем. Зеро, пешгирии ҷинояткорӣ бисёре аз оқибатҳои вазнинро баргараф мекунад, вале ислоҳи шахси ҷинояткорро наметавонад. Масалан, ҷинояткоре, ки ҷинояти одамкушӣ содир кардааст, ислоҳи вай дар маҳбас кам оқибатҳоро баргараф хоҳад кард. Махсусан, шахси кушташударо баргардонида, ба оилаи ҷабрдида ҳолати пешинаро барқарор карда наметавонад. Ин ҳолат аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҷинояткорӣ оқибатҳои бисёр вазнинро ба бор меоварад, бинобар ин, самти қонунгузориро бояд ба чазо додану ислоҳкунӣ не, балки ба пешгирии ҷинояткорӣ бояд равона созем. Пешгирии ҷинояткорӣ заҳмати оммавиरो талаб карда, дар он тамоми кишрҳои ҷомеа бояд саҳмгузор бошанд. Махсусан, соҳаи маориф, соҳаи иқтисодиёт ва иҷтимоиёт, мақоматҳои ҳифзи ҳуқуқ, ҷомеаи шахрвандӣ ва дигарон [5–М].

9. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз функцияи тарбиявии ҳуқуқ бармеояд ва бо дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқамандии зич дорад. Дар натиҷаи иҷрои дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, аз ҷумла функцияҳои сазодихӣ, ҷаримавай, пешгирӣ, ислоҳсозӣ ва монанди инҳо, ҳадафи асосӣ тарбия ва ислоҳ мебошад, аз ин рӯ, баробари онҳо функцияи тарбиявӣ низ амалӣ карда мешавад. Амалан ҳама намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таъсири тарбиявӣ доранд. Функцияи тарбиявӣ ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбурӣ амалӣ карда мешавад. Дар шакли маҷбурӣ он ҳангоми татбиқи ҷавобгарии муайян ва ё татбиқи ҷораҳои дорои хусусияти тарбиявидошта амалӣ мегардад. Дар шакли ихтиёрӣ бошад, шахс ҳанӯз қабл аз содир намудани кирдори зиддиҳуқуқӣ ихтиёран ҳуқуқу озодиҳои дигаронро эҳтиром ва риоя намуда, меъёрҳои ҳуқуқириро вайрон намекунад. Ҳангоми татбиқи намуди муай-

яни ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳуқуқвайронкунанда метавонад аз кирдори кардааш пушаймон шуда, дарси ибрат гирад ва дигар ба чунин кирдорҳо даст назанад. Яъне, аз ҷавобгарии татбиқшуда гирифтани дарси ибрат ба таври ихтиёрӣ сурат мегирад. Зеро, ҷазоҳои таъиншуда на ҳар касро аз роҳи бад гардонида метавонанд. Далели ин бошад, ҷинояткорони ретсидив мебошад.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

Дар натиҷаи омӯзиш, баррасӣ ва таҳқиқоти диссертатсионӣ тақлифҳо ва тавсияҳои илмию амалии зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани адолати судӣ, осон кардани кори субъектони мувофиқи судӣ, татбиқи амиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва тақмили қонунгузори кишвар беҳтар мебуд, ки дар қонунгузори ҷиноятӣ дар баробари мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҳамзамон, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ муқаррар карда шавад.

2. Дар қонунгузори маъмури дар қатори принципҳо ва асоси ҷавобгарии маъмури мафҳуми мақсади ҷавобгарии маъмури муқаррар карда нашудааст. Хуб мебуд, ки дар м. 22¹ КҲМ ҚТ мафҳуми мақсади ҷавобгарии маъмури нишон дода шавад.

3. Бо мақсади ҷалби тамоми субъектон дар пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ба мақсади мувофиқ мебуд, ки «Стратегия пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболигон ва ҷавонон» қабул карда шавад.

4. Бо далели он ки ҷазо хусусияти сазодихӣ дошта, ба шуур ва рафтори инсон таъсир мерасонад, ба мақсад мувофиқ аст, ки дар қ. 2, м. 46 КҶ ҚТ сазодихӣ ҳамчун унсур мақсади ҷазо илова карда шавад.

5. Дар моддаи 62 Кодекси меҳнати ҚТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар Кодекси меҳнати ҚТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» ба «муҷозоти интизомӣ» иваз карда шавад.

6. Бо асос гирифтани он ки мафҳуми ҷуброн, товон, талофӣ, зарар, зиён, хисорот дар қонунгузори ба таври омехта муқаррар шудааст, беҳтар мешуморем, ки дар қонунгузори соҳавӣ ягонакунии мафҳумҳои ҳуқуқии мазкур ба роҳ монда шавад [4–М]; [17–М].

7. Дар м.м. 14, 15 КМ ҚТ истилоҳи «ҷуброни зиён» истифода шудааст. Дар м.м. 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1221, 1223 КМ ҚТ истилоҳи «ҷуброни зарар» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар КМ ҚТ истилоҳоти «ҷуброни зиён» ба «ҷуброни зарар» иваз карда шавад.

8. Бо далели он ки дилхоҳ ҷиноят ба ҷабрдида зарар мерасонад, беҳтар мебуд, ки ҷарима ҳамчун ҷазои ҷиноятӣ на танҳо ба манфиати давлат, балки ба манфиати ҷабрдида низ равона карда шавад. Дар ин асос пешниҳод мегардад, ки дар санксияҳои қисми махсуси КҶ ҚТ ҷарима ҳамчун ҷазои ҷиноятӣ дар шакли 70/30 (яъне, 70% ҷарима ба манфиати давлат ва 30% он ба манфиати ҷабрдида ситонида шавад) муқаррар шавад.

ИНТИШОРОТ АЗ РҶӢИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСТИЯ

I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшавандаи тавсиянамуадаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:

[1–М]. Алиев, И.И. Оид ба баъзе масъалаҳои функцияҳои ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Қонунгузорӣ. – 2022. – № 4 (48). – С. 186-193. ISSN 2410-2903.

[2–М]. Алиев, И.И. Масъалаҳои асосии мақсади ҷазо дар сиёсати ҳуқуқи ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Д.С. Муқимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №6. – С. 218-225. ISSN 2413-5151.

[3–М]. Алиев, И.И. Функцияҳои ҷабронсозии ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, У.А. Азиззода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2022. – № 4 (28). – С. 98-101. ISSN 2414 9217.

[4–М]. Алиев, И.И. Пешгирии ҳуқуқвайронкунии ҳамчун шакли амалисозии функцияҳои ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №2. – С. 250–255. ISSN 2413-5151.

[5–М]. Алиев, И.И. Шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷаримавии ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №3. – С. 213-219. ISSN 2413-5151.

[6–М]. Алиев, И.И. Мафҳуми шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 3. – С. 186-193. ISSN 2410-2903.

[7–М]. Алиев, И.И. Шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии амалисозии функцияҳои ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №8. – С. 241-251. ISSN 2413-5151.

[8–М]. Алиев, И.И. Амалисозии функцияҳои сазодиҳии ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №9. – С. 234-243. ISSN 2413-5151.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар дигар нашрияҳои илмӣ ҷоп шудаанд:

[9–М]. Алиев, И.И. Реализация принципа презумпции невиновности на досудебных стадиях [Текст] / И.И. Алиев // Муҳаққиқ (маҷаллаи илмӣ). – 2020. – №3(48). – С.94-96.

[10–М]. Алиев, И.И. Презумпция невиновности в системе уголовного судопроизводства [Текст] / И.И. Алиев // Паёми Донишқадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2020. – №3(3). – С.59-61.

[11–М]. Алиев, И.И. Оид ба вижагиҳои функцияҳои ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон, кормандон ва донишҷӯён бахшида ба 25-солагии Ваҳдати миллии ва «Бистсолаи

омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» (18-23 апрели соли 2022). – Рашт, 2022. – С.33-35.

[12–М]. Алиев, И.И. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ: мафҳум ва моҳияти он [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишқадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2022. – №1(9). – С. 108-114.

[13–М]. Алиев, И.И. Мафҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Асосҳои таҳкими истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва ҳагарҳои иттилоотӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ. ш. Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети ҳуқуқшиносӣ 9 март соли 2022. – Душанбе, 2022. – С. 215-233.

[14–М]. Алиев, И.И. Компенсационная функция юридической ответственности в соотношении с компенсацией морального вреда [Текст] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Ф.А. Бобохонов // Международной научно-практической конференции экономика и право в России и мире, 1 ноября 2022 года в г. Петрозаводск. – Петрозаводск, 2022. – С. 73-79.

[15–М]. Алиев, И.И. Функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз. Маводи конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ (9 декабри соли 2022) // Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Курбонализода Н.Ш. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022. – С. 372-379.

[16–М]. Алиев, И.И. Ҷуброн намудани зарар ҳамчун функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-практической конференции “Таджики в зеркале истории”, посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова (27 октября 2023 года). Часть I. (право, экономика). – Душанбе, 2023. – С. 25-35.

[17–М]. Алиев, И.И. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Вестник Науки и Творчества (мачаллаи илмӣ). – 2023. – №3(85). – Казань, 2023. – С. 34-42.

[18–М]. Алиев, И.И. Шақлҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-практической конференции «Основные подходы к управлению знаниями в науке и образовании» (за апрель 2023 года). – Казань, 2023. – С. 191-195.

III. Воситаҳои таълимӣ:

[19–М]. Алиев, И.И. Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, М.Н. Раҷабзода, Ф.А. Бобохонов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: Ашуриён, 2022. – 256 с.

[20–М]. Алиев, И.И. Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, М.Н. Раҷабзода, С.Д. Муқимов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент М.Н. Раҷабзода. – Душанбе: Ашуриён, 2023. – 320 с.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

На правах рукописи

**УДК: 340.1 (575.3)
ББК: 67.99 (2 Т) 3
А – 50**

АЛИЕВ ИСМОИЛ ИСМОНОВИЧ

**ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ФОРМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертация выполнена в Национальном центре законодательства при Президенте Республики Таджикистан.

Научный руководитель: **Азизода Убайдулло Абдулло** – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Таджикского национального университета

Официальные оппоненты: **Раджабзода Равшан Мухитдин** – доктор юридических наук, доцент, Председатель Комитета Маджлиси намояндагони Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и права человека

Холинова Мижгона Муборакшоевна – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права юридического факультета Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан

Ведущая организация: Таджикский государственный финансово-экономический университет

Защита состоится «23» апреля 2024 года в 10.00 на заседании Диссертационного совета 6D. КОА-018 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, улица Буни Хисорак, зал Ученого совета юридического факультета).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj, а также, в Центральной научной библиотеке ТНУ (734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17).

Автореферат разослан « ____ » _____ 2024 года.

**Ученый секретарь
Диссертационного совета,
доктор юридических наук, доцент**



Назаров А.К.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В обществе, где развитие общественных отношений происходит быстрыми темпами, роль правовых институтов возрастает с каждым днем. Одним из таких правовых институтов является юридическая ответственность. Однако институт юридической ответственности не может быть полноценным институтом без своих функций и их реализации. В науке отечественной юриспруденции исследование и обзор функций юридической ответственности хотя и не являются новой проблемой, но ее нельзя назвать полностью решенной. Потому что до сих пор отдельные теоретические и практические аспекты этих вопросов не изучены в полной мере комплексными научными исследованиями.

Следует подчеркнуть, что юридическая ответственность считалась важным правовым явлением во все времена человеческой деятельности и государственности и не утратила своей актуальности до сих пор. В частности, в обществе, где экономические отношения быстро меняются, это вызывает определенные трудности в соблюдении и реализации правовых норм. Такая ситуация приводит к совершению правонарушений, делает институт юридической ответственности еще более проблематичным и требует отдельного исследования в этом направлении.

Разработка и принятие соответствующих правовых актов в стране, применение правовых норм и реализация действующего законодательства о юридической ответственности свидетельствуют о том, что в стране серьезно рассматривается вопрос юридической ответственности. Однако, на наш взгляд, недостаточно изучен круг вопросов, связанных с ее целями, принципами и особенно формами реализации функций ответственности. С этой точки зрения изучение и исследование проблем функций юридической ответственности и форм их реализации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан как никогда актуальны для отечественной юридической науки.

Важность исследования данной проблемы выражается еще и в том, что именно в результате существования и реализации ее функций совершенствуется институт юридической ответственности. Если функции юридической ответственности не будут реализованы, то не будет реализована и цель ответственности и этот институт потеряет свое значение. Таким образом, реализация функций юридической ответственности, с одной точки зрения, представляет собой реализацию института юридической ответственности. Например, если при реализации юридической ответственности не будет реализована функция предупреждения, то реализация данного вида ответственности не будет эффективной, но выйдет за рамки целей юридической ответственности.

Научно-практическое исследование каждой из функций юридической ответственности в отдельности способствует формированию института юридической ответственности и играет ключевую роль в совершенствовании законодательства страны. Ряд научных и практических вопросов данной проблемы требует особого внимания. В частности рассматривается вопрос установления

функций юридической ответственности наряду с целями ответственности в действующем законодательстве, новыми и эффективными формами реализации функций и тому подобное. Поэтому комплексное исследование рассматриваемого вопроса имеет большое теоретическое и практическое значение.

Реализация функций юридической ответственности на необходимом уровне на практике во многом зависит от уровня и качества законов и их реализации. В связи с этим Лидер нации, Президент РТ Эмомали Рахмон в одном из своих посланий заявил: «Укрепление правопорядка, усиление борьбы с преступностью и обеспечение верховенства закона является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Таджикистана. Потому что прогресс всех сфер жизни страны напрямую зависит от стабильности общества и обеспечения верховенства закона»¹. Учитывая повышенное внимание Лидера нации, еще раз можно отметить, что вопрос юридической ответственности считается одним из важнейших вопросов, а изучение и исследование ее функций и форм реализации удваивает ее значимость.

После обретения государственной независимости внимание правительства страны к вопросу юридической ответственности, которая является механизмом защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов государства и юридических лиц, возросло вдвойне. Поэтому в этом направлении были приняты концепция, государственные программы и соответствующие законы. Стоит отметить, что изучение проблем функций ответственности и их реализации по законодательству Республики Таджикистан имеет большое научное и практическое значение, поскольку от этого зависит реальность правоприменительного механизма. Таким образом, все вышеизложенное еще раз выражает важность исследуемого вопроса.

Степень изученности научной темы. Вопрос о функции юридической ответственности и формах ее реализации в РТ не решен как предмет монографического и диссертационного научного исследования. Некоторые аспекты этой темы частично изучены отечественными исследователями. В качестве примера можно указать на работы, выполненные такими авторами, как А.А. Абдурашидов², У.А. Азиззода³, Г.С. Азизкулова⁴, Е.Б. Буризода⁵, З.Х. Зокирзо-

¹ Паёми Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олӣ аз санаи 23 декабри соли 2022. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/19088> (санаи мурочиғат: 10.01.2023).

² Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и современное состояние): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с.

³ Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 413 с.

⁴ Азизкулова Г.С., Шарипов Т.Ш. Отличительные черты между правовой и моральной ответственностью // Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: Дониш, 1989. – С. 102-103.

⁵ Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1, ч. 1-2 (от древнейших времен до начала XX века). – Душанбе: Ирфон, 2007. – 244 с.

да,⁶ А.З. Куканов⁷, М.А. Махмудзода⁸, Э.С. Насриддинзода⁹, Р.С. Одиназода¹⁰, С.А. Раджабзода¹¹, А.И. Сафарзода¹², Ш.Т. Тагойназаров¹³, А.Г. Халикзода¹⁴, С. Хасанов¹⁵, Р.Ш. Шарофзода¹⁶, Ш.Т. Шарипова¹⁷ и другие. Вышеуказанные ученые внесли определенный вклад в решение различных проблем функций юридической ответственности и форм их реализации по отраслевому законодательству Республики Таджикистан.

Следует отметить, что вопрос о функциях юридической ответственности и формах их реализации также исследовался рядом зарубежных ученых, таких

⁶ Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – 176 с.; Зокирзода З.Х. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: воситаи таълимӣ. – Душанбе: Ашӯриён, 2021. – 40 с.; Зокирзода З.Х. Ҳуқуқи граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми якум. Воситаи таълимӣ: нашри аввал. – Душанбе: Ашӯриён, 2022. – 152 с.; Ҳуқуқи граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимӣ: нашри аввал / Дар зери таҳрири номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 256 с.

⁷ Куканов А.З. Мафҳум ва таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – № 3 (27). – С. 44-48.

⁸ Махмудов М.А., Худоёров Б.Т. Тафсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – 348 с.

⁹ Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе: «Меҳрона-2017», 2019. – 204 с.

¹⁰ Одинаев Р.С. Формирование и развитие института мазалим в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 174 с.

¹¹ Раджабзода С.А. Асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию амалӣ дар мавзӯи «Асосҳои таҳкими истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ». – Душанбе, 2022. – С. 130-135.

¹² Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 53 с.

¹³ Тагойназаров Ш.Т. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. – Душанбе: Дониш, 1990. – 216 с.

¹⁴ Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (Древнее право). – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2005. – 488 с.

¹⁵ Ҳасанов С., Ҳасанов М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ. – Душанбе: «Илм», 2017. – 496 с.

¹⁶ Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.; Сативалдыев Р.Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном этапе // Вестник Таджикского национального университета / Серия социально-экономических и общественных наук. – 2016. – № 2/7 (213). – С. 213-223.

¹⁷ Шарипов Т.Ш. Оиди баъзе аз масъалаҳои мафҳуми ҷавобгарии ҷиноятӣ // Правовой государства и развитие законодательства Таджикской ССР: сб. науч. трудов студентов и аспирантов юрид. ф-та / отв. ред.: Ойгензихт В.А., Усмонов О.У., Махмудов М.А.; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1991. – С. 85-92; Шарипов Т.Ш. О некоторых проблемах уголовно-правовой ответственности // Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 152-154.

как А.А. Анфёров¹⁸, С.С. Алексеев¹⁹, М.А. Бестугина²⁰, Б.Т. Базылев²¹, М.С. Богданова²², П.А. Варуль²³, Т.Т. Дубинин²⁴, И.Е. Звечаровский²⁵, А.А. Иванов²⁶, Д.Н. Кархалев²⁷, Д.А. Липинский²⁸, И.А. Лумпова²⁹, А.С. Мордовец³⁰, М.Г. Мелкумян³¹, А.И. Петелин³², Т.Х. Радько³³, Л.Б. Смирнов³⁴, И.Н.Тихоненко³⁵, М.П. Трофимова³⁶, Р.Л. Хачатуров³⁷, А.А. Хаджиев³⁸ и другие.

¹⁸ Анфёров А.А. Право личности и юридическая ответственность: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – 169 с.

¹⁹ Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359 с.

²⁰ Бестугина М.А. Социальная ответственность и назначение гражданско-правовой ответственности в современных условиях (теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – 209 с.

²¹ Базылев Б.Т. Цели и функции юридической ответственности: вопросы теории и права и государственного строительства. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – 60 с.

²² Бестугина М.А. Социальная ответственность и назначение гражданско-правовой ответственности в современных условиях (теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – 209 с.

²³ Богданова М.С. Юридическая ответственность: основания, виды, субъекты: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. – 187 с.

²⁴ Варуль П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности. – Таллин, 1986. – 152 с.

²⁵ Дубинин Т.Т. Ответственность и освобождение от нее по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1984. – 297 с.

²⁶ Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992. – 250 с.

²⁷ Иванов А.А. О воспитательной функции юридической ответственности в современном российском обществе // Вектор науки ТГУ. – 2012. – № 3 (21). – С. 138-140.

²⁸ Кархалев Д.Н. Ответственность по гражданскому праву. – Уфа, 2001. – 63 с.

²⁹ Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. – 270 с.

³⁰ Лумпова И.А. Виды ответственности в уголовном законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 1991. – 17 с.

³¹ Мордовец А.С. Гуманизм как принцип юридической ответственности в советском праве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1983. – 190 с.

³² Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – № 1 (16). – С. 126-128; Мелкумян М.Г. Взаимодействие воспитательной функции юридической ответственности с регулятивной, превентивной и карательной функцией // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – № 1 (16). – С. 54-57.

³³ Петелин А.И. Некоторые методологические проблемы исследования юридической ответственности // Проблемы юридической ответственности по социалистическому праву: межвуз. сб. науч. ст. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1977. – С. 3-23.

³⁴ Радько Т.Н. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: Российская академия адвокатуры, 2001. – 412 с.

³⁵ Смирнов Л.Б. Юридическая ответственность осужденных в пенитенциарных учреждениях (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 18 с.

³⁶ Тихоненко И.Н. Основания освобождения от юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 21 с.

Следует подчеркнуть, что вклад упомянутых ученых в исследование функции юридической ответственности и форм ее реализации чрезвычайно велик. Несмотря на то, что отечественные и зарубежные учёные не исследовали данную тему в монографической форме, однако ими рассмотрены некоторые аспекты данной темы, которые послужили основой для её дальнейших всесторонних исследований. Несмотря на это, функции юридической ответственности и формы их реализации по законодательству Республики Таджикистан детально не исследованы в отечественной юриспруденции как важный предмет диссертации и требуют будущего фундаментального изучения.

Связь работы с программами и научной темой. Диссертация выполнена в рамках научного проекта Национального законодательного центра при Президенте Республики Таджикистан «Проблемы дальнейшего совершенствования законодательства Республики Таджикистан на 2021-2025 годы».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Цель научного исследования выражается в изучении и исследовании вопросов, связанных с понятием и сущностью функций юридической ответственности, исследовании отдельных видов функций юридической ответственности, обзоре форм реализации функций, изучении норм законодательства и теорий юридической ответственности отечественными и зарубежными учеными, а также в изучении и исследовании форм реализации функций.

Задачи исследования. Для реализации целей диссертационного исследования мы считаем необходимым выдвинуть и исследовать следующие задачи:

- изучение понятия функции ответственности и её особенностей;
- определение классификации функций юридической ответственности;
- исследование понятия и сущности форм реализации функций юридической ответственности;
- анализ добровольных и принудительных форм реализации функций юридической ответственности;
- рассмотрение карательной функции юридической ответственности и форм ее реализации;
- изучение штрафной функции юридической ответственности и форм ее реализации;
- анализ компенсационной функции юридической ответственности и форм ее реализации;
- изучение функции предупреждения ответственности и форм ее реализации;

³⁷ Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 209 с.

³⁸ Хачатуров Р.Л. Антология юридической ответственности. – Самара: Изд-во «Ас Гард», 2012. – 449 с.

- рассмотрение воспитательной функции юридической ответственности и форм ее реализации.

Объект исследования. Объект диссертационного исследования рассматриваются правоотношения, связанные с изучением функций юридической ответственности и форм их реализации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования выступают теоретико-правовые и практические аспекты функций юридической ответственности и форм их реализации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Одновременно предмет данного диссертационного исследования включает в себя основы классификации, методологии и практики функций юридической ответственности и форм их реализации согласно действующему законодательству Республики Таджикистан.

Этап, место и период проведения исследования. Диссертационное исследование охватывает этапы развития законодательства Республики Таджикистан, связанные с функциями юридической ответственности и формами их реализации в советский и постсоветский период.

Данная диссертация выполнена в Национальном центре законодательства при Президенте Республики Таджикистан. Период выполнения диссертационного исследования охватывает 2021-2023 годы.

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу диссертации составляют идеи и работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам функций юридической ответственности и формам их реализации.

При выполнении данной диссертации автором был сделан упор на научные труды А.А. Абдурашидова, У.А. Азиззода, Г.С. Азизкуловой, З. Ализода, С.С. Алексеева, А.А. Анферова, Б.Т. Базылева, М.А. Бестугиной, М.С. Богдановой, П.А. Варуля, Т.Т. Дубинина, И.Е. Звечаровского, З.Х. Зокирзода, Ш.М., Исмоилова, А.А. Иванова, Д.Н. Кархалева, А.З. Куканова, Д.А. Липинского, И.А. Лумповой, М.А. Махмудзода, А.С. Мордовца, М.Г. Мелкумяна, Э.С. Насриддинзода, А.И. Петелина, Т.Х. Радько, О.Э. Рахмана, М.З. Рахимзода, Л.Б. Смирнова, И.Н.Тихоненко, М.П. Трофимова, Р.Л. Хачатурова, А. Ходжиева, С. Хасанова, Р.Ш. Шарофзода и других.

Методологическая база исследования. Методологические основы диссертационного исследования составляют общенаучные и специальные юридические подходы и методы. В частности в диссертации широко используются методы диалектического, логико-лингвистического, формально-правового, государственно-правового и сравнительно-правового характера. С помощью метода диалектики рассмотрены функции юридической ответственности и формы их реализации согласно законодательству Республики Таджикистан. С применением данного метода исследована реальность функций юридической ответственности и видов юридической ответственности: гражданской, уголовной, конституционной, административной, дисциплинарной в соответствии с

действующим законодательством Республики Таджикистан. Диалектические категории причины и следствия учитывались при анализе функций юридической ответственности.

Логико-лингвистический метод в диссертационном исследовании использован автором при анализе и корректном изложении терминов, понятий и юридических выражений. На основе упомянутого метода предлагается унифицированное, единообразное и правильное употребление терминов, понятий и юридических выражений с логической и лингвистической точки зрения. На основе формально-логического метода функции юридической ответственности и формы их реализации базируются на правилах и законах формальной логики.

Методом государственно-правового сравнения рассмотрены законодательная система и практика зарубежных стран относительно функций юридической ответственности и форм их реализации согласно законодательству Республики Таджикистан, определены их сходства и различия. В совокупности примененные автором в работе методы способствовали выполнению комплексного и объективного научного труда, благодаря которому были сформулированы соответствующие решения поставленных соискателем задач и целей.

Эмпирические предпосылки. Выполненная научная работа опирается на Конституцию, уголовные, гражданские, административные, трудовые и другие нормативные правовые акты Республики Таджикистан. При этом эмпирической основой диссертационного исследования послужило законодательство ряда зарубежных стран, конституционные законы, кодексы, законы и прочие нормативные правовые документы. Одновременно стоит отметить, что в качестве дополнительной эмпирической базы диссертации также были использованы соответствующие отчеты государственных учреждений, различные статистические и социологические публикации.

Научная новизна исследования. Научная новизна настоящего исследования выражается в том, что оно считается первым комплексным научным исследованием вопроса о функциях ответственности и формах их реализации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в сфере отечественной юриспруденции. В своем исследовании автор представил научно обоснованные мнения о понятии, видах, особенностях и важных формах реализации функций юридической ответственности, которые составляют новизну диссертационного исследования. Выводы и научные положения исследования, предназначенные для защиты, отражают новизну данного исследования и выполнение задач исследования, к которым относятся:

- с теоретико-правовой точки зрения понятие и особенности функций юридической ответственности изучены и обоснованы с научной точки зрения;

- исследованы и определены основы классификации функций юридической ответственности;

- изучены и научно обоснованы понятия форм реализации функций юридической ответственности;

- анализируются добровольные и принудительные формы реализации функций юридической ответственности, обосновывается их специфика в зависимости от видов функций;

- рассмотрена карательная функция юридической ответственности и определены формы ее реализации в зависимости от видов ответственности;

- исследована реализация штрафной функции юридической ответственности и определены ее особенности при уголовной, административной и гражданской ответственности согласно законодательству страны;

- обсуждается реализация компенсационной функции юридической ответственности и определяются способы ее защиты через виды юридической ответственности, согласно национальному законодательству;

- проанализирована предупреждение как форма реализации функции юридической ответственности, определены правовые основы, предметы и меры профилактики правонарушений;

- обсуждается реализация воспитательной функции ответственности и определяются ее особенности по отношению к другим видам функций и видов ответственности.

Положения, выносимые на защиту. Новизна диссертационного исследования выражается в следующих теоретических научных положениях, выносимых на защиту:

1. Понятие и сущность функций юридической ответственности излагаются в литературе по-разному. Однако их общая суть заключается в воздействии на субъектов общественных отношений. Цели ответственности реализуются посредством функций юридической ответственности. В ходе исследования понятие функции юридической ответственности можно представить в следующем виде: совокупность важных сфер влияния на поведение и сознание правообладателей и соответствующие правоотношения, которые возникают в процессе раскрытия цели и социальной сущности юридической ответственности, называются функциями юридической ответственности. Цели и принципы юридической ответственности реализуются посредством реализации её функций. Изучение понятия и специфики функций юридической ответственности считается очень важным для совершенствования законодательства и формирования института юридической ответственности. Из содержания данного понятия можно выделить некоторые особенности функции юридической ответственности: она состоит из совокупности важных сфер влияния; может оказывать определенное влияние на поведение и сознание правообладателей и участников правоотношений; специфична для всех видов ответственности; раскрывает социальную цель и сущность юридической ответственности; через функции реализуются цели юридической ответственности.

2. Результаты исследований показывают, что существуют разные основания классификации функций юридической ответственности и разные мнения по этому поводу, но их общая точка зрения указывает на цель юридической ответственности. Если сравнить функции юридической ответственности с ее це-

лями, то станет ясно, что между ними существует определенная корреляция. С учетом этого можно сказать, что одна из основ классификации функций юридической ответственности выражается в ее целях. Цель юридической ответственности можно определить как нормативную основу классификации функций юридической ответственности. Из исследования вытекает, что можно выделить следующие виды функций юридической ответственности: карательную, штрафную, предупредительную, компенсационную, воспитательную. Эти функции реализуются по-разному в связи с отдельными видами ответственности, а формы их реализации, как добровольные, так и обязательные, устанавливаются законодательством страны.

3. Объективный характер функций юридической ответственности, определенных законом, позволяет субъективно выбирать формы их реализации, к которым относятся соблюдение, использование, реализация ответственности лица в соответствующих правоотношениях. Реализация юридической ответственности имеет добровольную и принудительную формы. Использование, соблюдение, исполнение и применение представляют собой четыре равноправные и важные формы осуществления функций юридической ответственности. Каждая из них обязательно существует рядом с другой функцией. Реализация функций юридической ответственности также зависит от вида ответственности. Применительно к уголовной и административной ответственности реализация функций юридической ответственности носит более обязательный характер. Однако характерны как добровольная, так и принудительная формы гражданской и дисциплинарной юридической ответственности.

4. Карательная функция юридической ответственности – направленность воздействия правовых норм на субъектов нарушения, основанного на лишении и ограничении прав личности. В результате анализа определено, что карательная функция юридической ответственности является одной из важных функций юридической ответственности и играет решающую роль в реализации ее целей. По своему содержанию и сущности она имеет нежелательные последствия для субъекта нарушения, причиняет ему моральные или психические страдания и соответствует цели наказания.

Хотя в юридической литературе понятие «кара» представлено по-разному, допускается использование понятия «наказание». Карательная функция характерна для всех форм юридической ответственности, однако ее влияние более ярко выражено в уголовной и административной ответственности. Карательная функция реализуется в добровольной и принудительной форме. Стоит отметить, что карательная функция обеспечивает основу эффективности воспитательной функции. Кара должна соответствовать закону, в случае несоблюдения она считается либо несправедливой, либо недостаточной для достижения целей юридической ответственности.

5. Штрафная функция, в свою очередь, способствует реализации других функций, в том числе воспитательной, профилактической и карательной. Поэтому что применение штрафа к нарушителю может повлиять на сознание чело-

века, и человек рассматривает это как наказание за свой противоправный поступок, и тогда он исправляется и отказывается совершать нарушение. Штраф – это взыскание суммы, установленной в пределах требований, предусмотренных законодательством. При этом данная кара является одним из средств реализации принудительной формы штрафной функции. Это кара, размер которой устанавливается законодательством и определяется тяжестью совершенного деяния. Данная мера юридической ответственности имеет имущественный характер и устанавливается и реализуется в особом порядке.

6. Реализация функции компенсации юридической ответственности означает компенсацию конкретных противоправных действий человека, общества и государства посредством правовых норм, которая осуществляется в двух формах: добровольной и принудительной. Законодательством установлены формы, порядок и способы возмещения вреда. Компенсация является общим понятием и не меняется в зависимости от видов ущерба. То есть по законодательству компенсация морального вреда устанавливается за моральный вред, а за материальный ущерб устанавливается компенсация материального вреда, но в обоих случаях компенсация производится в материальной (денежной) форме.

7. Функция предотвращения ответственности является одной из наиболее важных функций и представляет собой направление воздействия правовых норм на поведение субъектов правоотношений, направленное на предотвращение и ограничение реальных возможностей совершения противоправного действия и нарушения закона. Профилактическая функция как одна из форм реализации функции юридической ответственности имеет сложную структуру, состоит из объекта воздействия, субъекта воздействия, способов воздействия и оснований воздействия. Функция предотвращения занимает особое место среди других функций и соответствует цели юридической ответственности по предотвращению новых нарушений. Реализация этой функции не эффективна изолированно, а реализуется в сочетании с другими функциями. Конечно, все остальные функции носят превентивный характер, но эта функция определена в законодательстве с целью воздействия на субъектов до и после нарушения закона.

8. Воспитательная функция реализуется во всех формах юридической ответственности. При применении уголовной ответственности она выражается в применении наказания с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств и других воспитательных мер. При реализации гражданской ответственности она зачастую реализуется добровольно при выполнении взаимных обязательств. Воспитательная функция административной ответственности выражается в применении административного наказания и управленческого воздействия и введении государственно исполнительных мер. При реализации дисциплинарной ответственности ее сущность раскрывается в локальных правовых нормах и выражается в реализации дисциплинарных отношений.

Представляем **следующие практические рекомендации**, разработанные в результате проведения диссертационного исследования:

1. В целях надлежащего отправления правосудия, облегчения работы субъектов судопроизводства, глубокой реализации юридической ответственности и совершенствования законодательства страны целесообразно закрепить в уголовном законодательстве функции юридической ответственности наряду с целями привлечения к юридической ответственности.

2. В административном законодательстве понятие цели административной ответственности не установлено среди принципов и оснований административной ответственности.

Было бы целесообразно указать в ст. 22¹ КоАП РТ понятие цели административной ответственности.

3. Для привлечения всех соответствующих субъектов с целью профилактики правонарушений было бы целесообразно принять «Стратегию о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи».

4. С учетом того, что наказание имеет карательный характер и воздействует на сознание и поведение человека, было бы целесообразным внести наказание в часть 2 ст. 46 УК РТ как элемент цели наказания.

5. Термин «дисциплинарное взыскание» использован в статье 62 Трудового кодекса Республики Таджикистан. Предлагается изменить в Трудовом кодексе РТ термин «чазои интизоми» (дисциплинарное взыскание) на «мучозоти интизоми» (дисциплинарное наказание).

6. Исходя из того, что таджикские понятия «чуброн», «товон», «таллофи», «зарар», «зиён», «хисорот» не имеют единого определения в законодательстве, считаем целесообразным унифицировать данные правовые понятия в отраслевом законодательстве.

7. В статьях 14 и 15 Гражданского кодекса Республики Таджикистан используется термин «компенсация вреда» (чуброни зиён). В статьях 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1223 Гражданского кодекса РТ используется термин «возмещение вреда» (чуброни зарар). Предлагается заменить в Гражданском кодексе РТ термин «чуброни зиён» на термин «чуброни зарар».

8. Ввиду того, что преступление причиняет вред потерпевшему, было бы лучше, если бы штраф как уголовное наказание был использован не только в пользу государства, но и в пользу потерпевшего. На этом основании предлагается, чтобы в санкциях Особенной части УК РТ штраф был установлен как уголовное наказание в виде 70/30, то есть, 70% штрафа должно взиматься в пользу государства, и 30% – в пользу потерпевшего).

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в том, что выводы и предложения, полученные в результате диссертационного исследования, могут быть использованы для решения теоретических и практических вопросов относительно реализации функций юридической ответственности. Предлагаемое автором работы исследование может быть использовано в процессе преподавания теории государства и права, проблем теории государства и права, уголовного права, гражданского права, трудового права, административного права, конституционного права, криминологии и др.

Практическая значимость исследования раскрывается в том, что выводы и предложения автора, связанные с вопросом реализации функций юридической ответственности, могут быть применены в правотворческой деятельности в целях совершенствования отраслевого законодательства страны, в том числе уголовного, гражданского, административного, трудового, конституционного законодательства.

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность результатов диссертационного исследования основана на объективном и всестороннем анализе теоретических и практических исследований различных аспектов функций юридической ответственности и форм их реализации, анализе принятых общенаучных результатов и выводов.

Обоснованы мнения, теоретические и практические рекомендации автора, научные положения исследования и рекомендации, тематическое исследование текущей ситуации, перспектив и путей совершенствования законодательства страны по данному вопросу.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и содержание исследования соответствует паспорту специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учения о праве и государстве, утвержденному Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад автора диссертации основывается на научной новизне диссертационного исследования, научных положениях, выносимых на защиту, научных статьях, докладах на республиканских и международных научно-теоретических конференциях о функциях и формах юридической ответственности и их реализации. О личном вкладе автора также свидетельствуют тема и стиль выполнения работы.

Апробация и применение результатов исследования. Диссертация выполнена в Национальном центре законодательства при Президенте Республики Таджикистан и неоднократно обсуждалась на заседаниях его соответствующих отделов и была рекомендована к защите

Важнейшие результаты диссертационной работы обсуждались в виде докладов на следующих республиканских и международных научно-теоретических конференциях:

а) международные:

– Международная научно-практическая конференция «Экономика и право в России и мире», доклад на тему: «Функция компенсации юридической ответственности и ее соотношение с компенсацией морального вреда» (Петрозаводск, РФ, 2022 г.);

– Международная научно-практическая конференция, посвященная празднованию Дня принятия Всеобщей декларации прав человека, на тему: «Права человека: его прошлое и настоящее», доклад на тему: «Функция возмещения юридической ответственности» (Душанбе, 2022 г.);

– Международная научно-практическая конференция «Основные методы управления знаниями в сфере науки и образования», доклад на тему: «Формы реализации функций юридической ответственности» (Казань, РФ, 2023 г.);

– Международная научно-практическая конференция под названием «Таджики в зеркале истории», посвященная 115-летию академика Бободжона Гафурова», доклад на тему: «Компенсация вреда в качестве функции юридической ответственности» (Душанбе, 2023 г.).

б) республиканские:

– Республиканская научно-теоретическая конференция под названием «Основы укрепления государственной независимости Республики Таджикистан в условиях угроз и информационных рисков», специальный доклад на тему: «Понятие функций юридической ответственности» (Душанбе, 2022 г.).

Научные публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором опубликованы 2 учебных пособия, 18 научных статей, 8 из которых были опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а также 10 статей в других журналах.

Структура и общий объем диссертации. Диссертация состоит из названий аббревиатур, двух глав, девяти параграфов, заключения, рекомендаций и списка использованной литературы (источников). Общий объем диссертации составляет 201 страниц.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ (СЖАТАЯ)

Во введении указываются значимость исследуемого вопроса, уровень исследования и изучения, цель и задачи исследования, методологическая основа исследования, научная новизна исследования и научные положения, предлагаемые к защите, теоретическая и практическая значимость исследования, утверждение результатов исследования, структура и объем диссертации.

Первая глава диссертации посвящена вопросу «**Понятие и классификация функций юридической ответственности**» и состоит из двух параграфов.

Первый параграф первой главы называется «**Понятие и особенности функций юридической ответственности**», при исследовании автор указывает, что функция означает осуществление и исполнение определенного действия. Что касается юридической ответственности, то она приобрела несколько иной тон, то есть это набор направлений воздействия. Функции юридической ответственности могут выступать в качестве штрафной санкции, влияющей на уведомление и поведение субъекта в рамках регулируемых правоотношений с целью подчинения его положениям правовых норм.

По мнению автора, принуждению более свойственны карательная, воспитательная и профилактическая функции. Для функции информирования и обучения также характерна умеренная положительная реакция, тогда как активная положительная реакция усиливается воспитательной функцией. На наш взгляд, прежде всего, ответственность не следует делить на умеренную положительную ответственность и активную положительную ответственность, потому что

такая классификация делит и разъединяет весь феномен юридической ответственности. Ответственность реализуется в двух правовых формах. Далее эффект профилактики характерен и для активной ответственности, поскольку обеспечение законности является одним из направлений регулятивной функции.

Автор указывает, что понятие функций юридической ответственности тесно связано с функциями права, а иногда они дополняют друг друга. Поэтому необходимо уточнить функции права с точки зрения понятия и сущности. Функции права считаются одним из важных и основных оснований реализации ответственности и раскрывают сущность функций ответственности.

Автор диссертации отмечает, что раскрытие содержания сущности правовых функций прежде всего требует отдельного исследования, но оно во многом зависит от особенностей правовой системы. Функции права помогают лучше понять функции юридической ответственности. Если юридическая ответственность сама по себе является правовым институтом, то естественно, что ее функции вытекают из правовых функций. Даже некоторые их функции близки друг к другу, а вместе они оказывают существенное влияние на социально-правовые отношения и поведение участников этих отношений.

Автор указывает, что исследование понятия и особенностей функций юридической ответственности позволяет не только с теоретической точки зрения определить общепризнанное понятие и соответствующие ему характеристики, но и играет ведущую роль в совершенствовании действующего законодательства в части реализации функций юридической ответственности.

Второй параграф первой главы называется **«Классификация функций юридической ответственности»**, в ходе исследования автор отмечает, что для формирования института юридической ответственности и совершенствования законодательства страны очень важно определить основы классификации функций юридической ответственности. В литературе встречаются различные типы функций реагирования. Однако единого мнения по поводу критериев их классификации нет. Мы считаем, что классификация функций юридической ответственности исходит из природы и особенностей института юридической ответственности. Учитывая это, при классификации функций юридической ответственности были учтены многие факторы, такие как цель, виды и принципы юридической ответственности.

По мнению исследователя, в литературе нет единых мнений по проблеме классификации и видов функций юридической ответственности. И это несмотря на то, что определение и точность видов функций юридической ответственности очень важны для правоприменительной практики. Независимо от этого, из содержания мнений авторов можно сделать выводы и выделить несколько общепризнанных функций юридической ответственности. Следует отметить, что в основе такой классификации лежит характеристика отдельных видов ответственности (уголовной, административной, гражданской, дисциплинарной).

Вторая глава диссертации называется **«Формы реализации функций юридической ответственности»** и состоит из семи параграфов.

Первый параграф второй главы называется **«Понятие форм реализации функций юридической ответственности»**, исследования автора показывают, что большое значение для легализации имеет не только наличие самих функций юридической ответственности, но и формы их реализации. Именно через формы реализации функций применение и реализация юридической ответственности могут быть эффективными на практике. Следует отметить, что без существования соответствующих форм реализации функций юридической ответственности представляется невозможной. То есть формы выполнения функций юридической ответственности считаются важным средством их реализации.

По мнению автора, формы реализации юридической ответственности должны соответствовать целям, принципам и функциям юридической ответственности и не должны противоречить правовым нормам. При этом каждая форма реализации функций должна соответствовать определенному виду юридической ответственности, потому что формы реализации функций юридической ответственности зависят от ее конкретных видов. Формы реализации функций дают возможность эффективно реализовывать функции юридической ответственности в соответствии с законодательством, а также реализовывать цели, принципы и социальное назначение отдельных видов ответственности.

Диссертант констатирует, что имеются такие особенности функций юридической ответственности, которые влияют на формы ее реализации: важные и актуальные сферы, на которые влияет юридическая ответственность; объективно оправдывает государственное принуждение и стимулирование; по условиям развития общества имеет характер исторических изменений и приспособляемости; это особое средство воздействия и особенность реализации; обладает способностью формализовать и укреплять связи с общественностью, а также может изменять или отменять существующие связи с общественностью.

Автор придерживается мнения, что формы реализации функций ответственности должны быть установлены в соответствующем законодательстве, а также определить, какой вид ответственности характерен для той или иной формы реализации функций. Поэтому в зависимости от типа реагирования соответственно применяются и формы реализации функций.

Во втором параграф второй главы рассматривается вопрос **«Добровольные и принудительные формы реализации функций юридической ответственности»**. Автор исследования, рассматривая данный вопрос, отметил, что если выполнение ответственности зависит от определенных функций, то функции ответственности, в свою очередь, имеют соответствующие формы реализации, посредством которых реализуется та или иная функция ответственности. Хотя в литературе существуют определенные споры о формах реализации функций юридической ответственности, в теории и практике большее распространение получили две важные формы: добровольная и принудительная.

По мнению исследователя, несмотря на то, что авторы в большей степени склоняются к принудительной форме реализации функций юридической от-

ответственности (в связи с тем, что в понятии юридической ответственности используется слово «принудительная»), мы поддерживаем обе формы. Потому что отрицать добровольную форму реализации функций юридической ответственности в одном случае означает отрицать диспозитивный метод классификации правовых отраслей и одновременно области частного права. При осуществлении функций юридической ответственности добровольная форма не уступает принудительной, потому что она применяется в соответствующих правовых сферах. Однако если сравнить такую точку зрения в зависимости от видов ответственных функций, то необходимо согласиться с мнением некоторых ученых относительно поддержки принудительной формы. Потому что функции компенсации, предотвращения, карательная и штрафная часто применяются в форме принуждения.

В исследовании автор констатировал, что одна из важных особенностей добровольного осуществления функций юридической ответственности выражается в том, что субъект общественных отношений не должен нарушать права и законные интересы других субъектов при использовании и реализации своих прав и свобод. Потому что в этом случае субъект добровольно соблюдает права и интересы других, уважает их и реализует свои права и свободы честно и добросовестно, без принуждения соответствующим должностным лицом. В противном случае к нему будут применены соответствующие принудительные меры правового характера.

Третий параграф второй главы называется **«Реализация карательной функции юридической ответственности»**; в результате исследования автор указывает, что функция юридической ответственности является одним из видов функций юридической ответственности, который в зависимости от своего содержания и сути имеет негативные последствия для субъекта, нарушившего закон, причиняя ему моральные или духовные страдания. Эта функция занимает свое место среди других ответственных функций и приобрела исторический характер. Потому что с древних времен для предотвращения противоправного поведения ответственность применялась в относительно строгих формах. Именно в результате столь суровых наказаний нарушитель понес соответствующее наказание. В настоящее время принцип гуманности приобрел особый статус, заставляющий законодателей нести ответственность в рамках принципов гуманности, и его целью не должно быть наказание нарушителя.

По мнению автора, карательная функция юридической ответственности в большей степени зависит от целей наказания. При этом цель ответственности достигается через последствия кара, но сама кара или причинение физической и душевной боли нарушителю не является целью ответственности. Естественно, что если правонарушитель не получит за свое противоправное деяние должного возмездия, в этом случае ответственность выйдет за рамки своей цели и не может быть эффективной. Учитывая это, каждая форма и вид ответственности должны иметь определенный уровень кары.

В ходе исследования диссертант заявил, что реализация функции юридической ответственности должна осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства. Именно на основе законодательства применение кары может оказать эффективное воздействие на поведение, деятельность и психику нарушителя и создать хорошую основу для реализации воспитательной функции. В противоположном случае правонарушитель будет считать применение наказания и реализацию карательной функции несправедливыми, у него возрастёт уровень правового нигилизма, а юридическая ответственность не достигнет определенной цели.

Автор диссертации показывает, что характер воздействия наказания и круг правовых ограничений, применяемых к правонарушителю, зависят от стадии юридической ответственности. Если форма государственного принуждения к применению юридической ответственности с момента совершения преступления в виде обязательства подчинена различным правовым ограничениям, то на этом этапе реальных нежелательных последствий нет, и сама правовая функция существует в статике. Она не может развиваться без своевременных действий и полномочий правоохранительных органов.

Четвертый параграф второй главы называется **«Реализация штрафной функции юридической ответственности»**; исследователь отметил, что одной из особых функций ответственности является штрафная функция. Специфика такой функции выражается в том, что она, как и некоторые другие функции, не является специфичной для всех соответствующих видов ответственности. Штрафная функция более специфична в уголовной и административной ответственности, а также отчасти в гражданской ответственности. Другая особенность данной функции выражается в том, что она направлена на реализацию штрафных санкций, установленных действующим законодательством.

По мнению исследователя, штрафная функция чаще всего применяется в форме принуждения. Реализация данной функции способствует достижению целей ответственности, а ее основная цель – не взыскание с правонарушителя определенной суммы, а оказание на него финансового воздействия. Данная функция реализуется в том же случае, когда применяется ответственность в виде наложения штрафа на нарушителя. Поэтому форма его реализации установлена в действующем законодательстве.

Автор диссертации указывает, что штрафная функция в свою очередь влияет на реализацию других функций, в том числе воспитательной, профилактической и карательной. Потому что применение штрафа к нарушителю или преступнику может повлиять на сознание человека, и человек рассматривает это как наказание за свой противоправный поступок, и тогда он исправляется и отказывается совершать нарушение.

В диссертации отмечается, что штрафная функция ответственности реализуется преимущественно в форме принуждения. Однако независимо от этого из содержания некоторых законодательных норм можно наблюдать

и его добровольную форму. По сравнению с принудительной формой исполнения штрафной функции, ее добровольная форма в действующем законодательстве страны прямо не предусмотрена.

Пятый параграф второй главы называется **«Реализация компенсационной функции юридической ответственности»**; в результате исследования автором отмечено, что функция компенсации юридической ответственности в указанных формах реализации видов юридической ответственности реализуется в основных отраслях права посредством определенных методов и процедур, специфичных для отрасли права.

Автор указывает, что, как и другие функции юридической ответственности, функция компенсации реализуется в двух формах – добровольной и принудительной. Стоит отметить, что добровольная форма реализации функции возмещения конституционной ответственности имеет проблемы и ограничения материальной, организационной и правовой структуры. Эта функция более характерна для гражданской ответственности, потому что в гражданско-правовой ответственности одной из форм ответственности является возмещение ущерба. Несмотря на то, что в гражданских правоотношениях участники равноправны и действуют на основе диспозитивного метода, однако при применении ответственности в виде возмещения вреда она становится обязательной для одной стороны. В этом случае функция компенсации гражданско-правовой ответственности реализуется в форме принуждения. С учетом этого наблюдения можно сказать, что данная функция реализуется как в добровольной, так и в принудительной форме.

По мнению исследователя, принудительная форма реализации компенсационной функции на основе гражданского законодательства получила очень широкое распространение. Данные отношения, прежде всего, вследствие неисполнения или неисполнения договорных обязательств физическими и юридическими лицами, порождают обязанность по возмещению ущерба. Например, ненадлежащее исполнение договора купли-продажи порождает гражданско-правовую ответственность, что отражено в нормах Гражданского кодекса (статьи 529, 530, 534, 536, 543 и др.).

По мнению автора, в гражданском законодательстве Республики Таджикистан широко используются понятия «вред» и «ущерб», при этом встречаются и выражения «моральный вред» и «моральный ущерб», но, к сожалению, не установлено понятие морального вреда, то есть какое поведение или поступок правонарушителя считается моральным вредом, и не установлено, что это не влияет на уровень, способ и принципы реализации функции юридической ответственности.

Автор исследования отметил, что компенсация является общим понятием и не меняется в зависимости от видов ущерба. Иными словами, согласно законодательству компенсации морального вреда устанавливается в случае морального вреда, а компенсация материального вреда – в отноше-

нии материального вреда, но в обоих случаях компенсация производится в материальной (денежной) форме.

Шестой параграф второй главы называется **«Предупреждение правонарушений как форма реализации функции юридической ответственности»**, в результате исследования автором отмечено, что функция предупреждения занимает особое положение среди функций юридической ответственности. Это соответствует одной из целей ответственности (предотвращение новых противоправных действий). Функция предупреждения специфична для каждого вида юридической ответственности, но она относительно эффективна в сфере уголовного права, что доказано опытом исторической и современной правовых систем. Если человек не несет ответственности за свои действия, то, с одной стороны, он продолжает свои действия и в то же время оказывает негативное влияние на окружающих его людей. То есть такая ситуация приводит к совершению множества нарушений закона. Однако если человека привлечь к ответственности за совершенное им деяние, то он сам воздержится от дальнейших противоправных действий и это станет уроком для окружающих. То есть можно без сомнения сказать, что юридическая ответственность имеет превентивную функцию.

Автор указывает, что предупреждение является одной из целей наказания в уголовном праве. Предупреждение преступности в своем первоначальном понимании означает защиту человека, общества и государства от преступности. Исторические корни этого вида социальной практики уходят в глубь веков: с появлением первых правовых запретов и преступлений, как действий, совершаемых вопреки им, стали применяться не только карательные меры, но и меры профилактики.

Автор диссертации отмечает, что теория профилактики преступности – это совокупность знаний о развитии общественных отношений с целью определения и предотвращения причин и условий преступности, способствующих возникновению и развитию преступности, подготавливающих почву для ее возникновения. Реализация, и как следствие, преступность – создает негативную ситуацию в обществе, а также способствует развитию и распространению отдельных форм и видов преступности, ситуаций анти-социального характера у отдельных лиц и определению форм и способов контроля над преступностью.

По мнению автора, деятельность по предупреждению преступности имеет свои основы. Эта деятельность должна отвечать научно-обоснованными принципами законности, демократии, справедливости и гуманности. Ее организация осуществляется с учетом отраслевых и региональных условий. Деятельность по предупреждению преступности обеспечивает правовую основу, то есть правовое регулирование, методы и формы профилактической работы, права и обязанности участников, правовые гарантии лица, в отношении которого осуществляется эта деятельность. Все это представляет собой законность. Сейчас настало время принять законы о

профилактике преступности и других нарушений, которые полностью охватывают предупреждение преступности. Реализация каждого вида деятельности требует экономической и социальной основы. Поэтому деятельность по предупреждению преступности в обществе должна иметь социальную и экономическую основу.

Седьмой параграф второй главы называется **«Реализация воспитательной функции юридической ответственности»** и исследователь указывал, что воспитательная функция является одной из важных функций, которая реализуется одновременно с карательной, штрафной, предупреждения и компенсационной функциями. Это связано с тем, что каждая функция ответственности направлена на воспитание правонарушителя. Эта функция сопровождала юридическую ответственность с предыдущих исторических периодов и ныне стала одной из центральных функций ответственности. Именно посредством реализации этой функции реализуются цели юридической ответственности и укрепляется в сознании человека угроза наказания за противоправные действия, которые влекут за собой множество негативных последствий как для государства и общества, так и для него самого.

Автор отмечает, что воспитательная функция реализуется преимущественно в добровольной и принудительной формах. Добровольная форма реализации воспитательной функции выражается в том, что человек осознает угрозу наказания по закону и добровольно отказывается от противоправного поведения. Он осознает, что его ждут серьезные последствия, если он совершит определенное противоправное действие. В этом случае воспитательная функция ответственности реализуется в добровольной форме. Принудительная форма реализации воспитательной функции выражается в том, что при возложении на правонарушителя определенной ответственности он осознает последствия своих действий, жалеет о них и воздерживается от совершения таких действий в будущем. В этом случае воспитательная функция ответственности реализуется в форме принуждения. Учитывая это, можно сказать, что воспитательная функция юридической ответственности реализуется в двух формах: добровольной и принудительной.

По мнению исследователя, воспитательная функция реализуется во всех отдельных видах ответственности. Воспитательная функция уголовной ответственности выражается в применении наказания, смягчающих, отягчающих обстоятельств и других воспитательных мер. Воспитательная функция гражданской ответственности при выполнении взаимных обязательств зачастую реализуется добровольно. Воспитательная функция административной ответственности выражается в применении административного наказания. Воспитательная функция дисциплинарной ответственности в большей степени отражена в институциональных документах и выражается в реализации дисциплинарных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе изучения теоретических и практических аспектов функций юридической ответственности и форм их реализации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан были получены следующие научные выводы:

1. Исследования показывают, что вопрос понятия функций юридической ответственности не получил должного анализа в отечественной юридической науке. Поэтому вопрос о ее понятии, сущности, характеристиках и видах нуждается в отдельном и комплексном исследовании. В ходе рассмотрения данного вопроса был сделан вывод, что функция юридической ответственности направлена на влияние на поведение субъектов и общественные отношения. Реализация функций ответственности в одном случае представляет собой реализацию определенной юридической ответственности. Цели ответственности также во многом зависят от реализации функций ответственности. Из представлений, приведенных в юридической литературе, следует также, что функции ответственности состоят из случаев воздействия на сознание субъектов права, причем такое воздействие может происходить до или после совершения правонарушения. Учитывая это, можно констатировать, что вопрос исследования функций понятия юридической ответственности в отечественной юриспруденции и законодательной практике страны имеет большое значение [2-А]; [12-А]; [13-А]; [14-А].

2. Из классификации функций юридической ответственности следует, что в источниках права существуют различные классификации. При классификации функций юридической ответственности учитываются следующие основные критерии: цель ответственности, принципы ответственности, виды ответственности и т.п. Если проанализировать данные судебные решения и особенности некоторых видов ответственности, то можно предложить следующие функции юридической ответственности: карательную, штрафную, компенсационную, превентивную, воспитательную. Конечно, в юридической литературе наблюдаются и другие виды ответственных функций, но среди них указанные функции занимают особое положение и рассматриваются как общепризнанные функции. Эти функции проявляются в определенных размерах и формах во всех видах ответственности. Стоит отметить, что уточнение отдельных функций ответственности и их анализ могут способствовать совершенствованию действующего законодательства и формированию института юридической ответственности и науки отечественного уголовного права в целом. Каждая из указанных функций требует отдельного анализа и зависит от разных видов юридической ответственности. Хотя некоторые из упомянутых функций имплицитно закреплены в формах отдельной ответственности и законодательных нормах, мы считаем необходимым наличие конкретного правового регулирования.

3. Реализация функций юридической ответственности невозможна без соответствующих правовых форм. Формы реализации функций юридической

ответственности определяются как способы и средства правоприменения, посредством которых реализуются функции юридической ответственности. В литературе существуют разные мнения по этому поводу, но, по нашему мнению, функции юридической ответственности могут быть реализованы разными способами и средствами, такими как признание, соблюдение, использование, осуществление, обеспечение соблюдения и т. д. Все указанные способы и средства в целом можно разделить на две большие группы: добровольные и принудительные. Функции юридической ответственности часто реализуются именно посредством этих двух форм. При этом наиболее распространенными и общепризнанными формами реализации и исполнения функций юридической ответственности являются добровольная и принудительная формы [7-А]; [19-А].

4. Функции юридической ответственности в соответствии с отдельными видами ответственности реализуются добровольным и принудительным способами. Добровольные и обязательные формы реализации функций юридической ответственности распространяются на карательную, компенсационную, штрафную, предупреждение и воспитательную функции. Хотя в литературе имеют место спорные моменты, мы считаем, что каждая из упомянутых функций может быть реализована как в добровольной, так и в принудительной форме. Конечно, функция штрафа здесь выглядит несколько спорной, потому что при назначении штрафа правоохранительными органами у правонарушителя нет возможности отказаться от него и выбрать другой вид наказания. То есть исполнение вынесенного приговора является обязательным, и это считается принудительной формой реализации функции наказания. Добровольная форма реализации этой функции выражается в том, что преступник может добровольно исполнить вынесенный приговор без принуждения правоохранительных органов, в том числе добровольно устраняя негативные последствия, причиненные потерпевшему. При этом можно отметить, что ко всем вышеперечисленным функциям и видам юридической ответственности применяются добровольные и принудительные формы функций юридической ответственности [8-А].

5. Из исследования явствует, что карательная функция приводит к изменению или прекращению нормативных правоотношений. При этом воздействие кары приводит к возникновению новых правоотношений, не существовавших до совершения преступления. Карательная функция ответственности реализуется в добровольной и принудительной форме. Несмотря на то, что многие ученые поддерживают принудительную форму реализации данной функции, следует в этой связи отметить, что эффект кары зависит от личностно-психологических особенностей конкретного индивида. Применение соответствующего наказания не означает, что оно окажет определенное карательное воздействие на правонарушителя. Потому что это зависит от силы воли и способа принятия кары самим человеком. Например, когда штраф применяется к человеку, который ведет бедную жизнь, это дает более тяжелую кару, но человек, у которого в жизни не так много финансовых проблем, может легко заплатить этот штраф, и такая

ситуация приводит к решению не назначать ему соответствующую кару. Таким образом, для карательной функции юридической ответственности характерны обе формы реализации юридической ответственности. При этом необходимо добавить, что при назначении соответствующего наказания степень предполагаемой кары за него должна быть согласована с психическим и жизненным положением лица [9-А].

6. Результаты исследования показывают, что юридическая ответственность имеет особую функцию, которая называется штрафной функцией. Уникальность такой функции выражается в том, что она, как и некоторые другие функции, существует не во всех видах ответственности. В действующем законодательстве страны такая функция проявляется преимущественно в виде уголовной и административной ответственности. В случае гражданско-правовой ответственности штрафная функция реализуется только в виде неустойчивого исполнения обязательств в виде штрафа. Штрафная функция в форме принуждения очень важна в уголовном праве, хотя и ощущается несколько меньше, чем в административном праве. Данная функция применяется как в добровольной, так и в принудительной форме независимо от характера уголовной ответственности. Разумеется, нарушитель не может добровольно выплатить государству определенный штраф, не применяя решения суда. Однако назначенный судом штраф может быть уплачен добровольно в установленный срок или до него, что представляет собой добровольную форму реализации штрафной функции [6-А].

7. Исследования показали, что компенсационная функция юридической ответственности как одна из основных функций характерна практически для всех отдельных видов ответственности. Данная функция реализуется как в добровольной, так и в обязательной форме. Из анализа вопроса выясняется, что функция компенсации, согласно действующему законодательству страны, большей частью выступает в форме гражданской ответственности. Однако, практика показывает эффективность реализации этой функции в виде уголовной ответственности. Данная функция реализуется при возникновении повреждений. В судебной практике традиционно выделяют два способа возмещения: 1) в первоначальной форме (компенсация в первоначальной форме) – в устранении ущерба имуществу, предложении приравненного к нему имущества и т.п.; 2) в стоимостном выражении (денежное возмещение) – при возмещении выраженного ущерба: стоимость утраченного или поврежденного имущества, а также упущенных доходов, упущенной выгоды, необоснованных расходов и т.п. [4-А]; [15-А]; [16-А]; [17-А].

8. Для предотвращения нарушений закона необходимо и важно бороться не с лицом, совершившим преступление, а с способствующими ему факторами и условиями. В этом контексте можно сказать, что «предупреждение преступления лучше, чем исправление преступника» То есть мы должны сосредоточить все усилия не на исправлении преступников, а на предотвращении новых преступлений. Потому что профилактика устраняет многие серьезные послед-

ствия, но не может исправить преступника. Например, преступника, совершившего преступление убийства, его исправление в тюрьме редко устраняет последствия. В частности он не может вернуть к жизни убитого и восстановить прежнее положение семье жертвы. Данная ситуация показывает, что преступность имеет очень серьезные последствия, поэтому законодательство должно быть направлено не на наказание и исправление, а на предупреждение преступности. Предупреждение преступности требует общественных усилий, в которые должны внести свой вклад все слои общества, в частности, сфера образования, сфера экономики и социальная сфера, правоохранительные органы, гражданское общество и др. [5-А].

9. Воспитательная функция юридической ответственности вытекает из воспитательной функции права и тесно связана с другими функциями юридической ответственности. В результате реализации других функций юридической ответственности, в том числе функций карательной, штрафаной, предупреждения, исправления и тому подобных, основной целью является воспитание и исправление, поэтому наряду с ними реализуется и воспитательная функция. Практически все виды ответственности имеют воспитательный эффект. Воспитательная функция осуществляется как в добровольной, так и в принудительной форме. В форме принуждения она реализуется при выполнении определенной ответственности или осуществлении воспитательных мероприятий. В добровольной форме человек добровольно уважает и соблюдает права и свободы других лиц до совершения противоправного деяния, не нарушает правовых норм. При применении определенного вида ответственности правонарушитель может пожалеть о своих действиях, извлечь урок и больше не совершать подобных действий. То есть обучение на основе прикладной ответственности является добровольным, Потому что применяемые наказания не могут отвлечь всех от плохого пути. Причина тому – рецидивизм.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

По результатам выполненной научной работы автором представлены следующие научно-практические предложения и рекомендации:

1. В целях надлежащего отправления правосудия, облегчения работы субъектов судопроизводства, глубокой реализации юридической ответственности и совершенствования законодательства страны целесообразно закрепить в уголовном законодательстве функции юридической ответственности наряду с целью привлечения к юридической ответственности.

2. В административном законодательстве понятие цели административной ответственности не установлено среди принципов и оснований административной ответственности. Было бы целесообразно определить в ст. 22¹ КоАП РФ понятие цели административной ответственности.

3. В целях привлечения всех субъектов к выполнению и соблюдению предупреждение преступности целесообразно принять в законодательном порядке «Стратегию профилактики преступности среди несовершеннолетних и молодежи».

4. В силу того, что наказание имеет карательный характер и воздействует на сознание и поведение человека, диссертант считает целесообразным внести в ч. 2 ст. 46 УК РТ следующее дополнение: наказание является составным элементом самой цели наказания.

5. В статье 62 Трудового кодекса Республики Таджикистан использован термин «чазои интизоми». Предлагается термин «чазои интизоми» заменить в Трудовом кодексе Республики Таджикистан термином «мучозоти интизоми».

6. С учетом того, что понятия «чуброн», «товон», «зарар», «зиён», «хисорат» имеют в законодательстве неодинаковое применение в значении возмещения и компенсации, считаем целесообразным унифицировать перечисленные правовые понятия в отраслевом законодательстве [4-А]; [17-А].

7. В ст. 14, 15 Гражданского кодекса Республики Таджикистан используется термин «чуброни зиён». В ст. 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1221, 1223 Гражданского кодекса Республики Таджикистан данное понятие упоминается термином «чуброни зарар». Предлагаем заменить понятие «чуброни зиён» в Гражданском кодексе Республики Таджикистан термином «чуброни зарар».

8. Ввиду того, что каждое совершенное преступление причиняет вред потерпевшему лицу, было бы лучше, если бы штраф как уголовное наказание был использован не только в пользу государства, но и в пользу потерпевшего лица. На этом основании предлагается в санкциях особенной части УК РТ установить штраф как уголовное наказание в виде 70/30 (то есть 70% штрафа должно взиматься в пользу государства, и 30% – в пользу потерпевшего).

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан

[1–А]. Алиев, И.И. Оид ба баъзе масъалаҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Қонунгузорӣ. – 2022. – № 4 (48). – С. 186-193. ISSN 2410-2903.

[2–А]. Алиев, И.И. Масъалаҳои асосии мақсади чазо дар сиёсати ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Д.С. Муқимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №6. – С. 218-225. ISSN 2413-5151.

[3–А]. Алиев, И.И. Функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, У.А. Азиззода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2022. – № 4 (28). – С. 98-101. ISSN 2414 9217.

[4–А]. Алиев, И.И. Пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун шакли амалисозии функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №2. – С. 250–255. ISSN 2413-5151.

[5–А]. Алиев, И.И. Шаклҳои амалисозии функсияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №3. – С. 213-219. ISSN 2413-5151.

[6–А]. Алиев, И.И. Мафҳуми шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 3. – С. 186-193. ISSN 2410-2903.

[7–А]. Алиев, И.И. Шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №8. – С. 241-251. ISSN 2413-5151.

[8–А]. Алиев, И.И. Амалисозии функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №9. – С. 234-243. ISSN 2413-5151.

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:

[9–А]. Алиев, И.И. Реализация принципа презумпции невиновности на досудебных стадиях [Текст] / И.И. Алиев // Муҳаққиқ (маҷаллаи илмӣ).–2020.– №3(48).–С.94-96.

[10–А]. Алиев, И.И. Презумпция невиновности в системе уголовного судопроизводства [Текст] /И.И. Алиев// Паёми Донишқадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2020. – №3(3). – С.59-61.

[11–А]. Алиев, И.И. Оид ба вижаҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон, кормандон ва донишҷӯён баҳсида ба 25-солагии Ваҳдати миллии ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» (18-23 апрели соли 2022). – Рашт, 2022. – С.33-35.

[12–А]. Алиев, И.И. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ: мафҳум ва моҳияти он [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишқадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2022. – №1(9). – С. 108-114.

[13–А]. Алиев, И.И. Мафҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Асосҳои таҳкими истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ. ш. Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети ҳуқуқшиносӣ 9 март соли 2022. – Душанбе, 2022. – С. 215-233.

[14–А]. Алиев, И.И. Компенсационная функция юридической ответственности в соотношении с компенсацией морального вреда [Текст] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Ф.А. Бобохонов // Международной научно-практической

конференции экономика и право в России и мире, 1 ноября 2022 года в г. Петрозаводск. – Петрозаводск, 2022. – С. 73-79.

[15–А]. Алиев, И.И. Функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз. Маводи конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ (9 декабри соли 2022) // Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Қурбонализода Н.Ш. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022. – С. 372-379.

[16–А]. Алиев, И.И. Ҷуброн намудани зарар ҳамчун функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-практической конференции “Таджики в зеркале история”, посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова (27 октября 2023 года). Часть I. (право, экономика). – Душанбе, 2023. – С. 25-35.

[17–А]. Алиев, И.И. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Вестник Науки и Творчества (мачаллаи илмӣ). – 2023. – №3(85). – Казань, 2023. – С. 34-42.

[18–А]. Алиев, И.И. Шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-практической конференции «Основные подходы к управлению знаниями в науке и образовании» (за апрель 2023 года). – Казань, 2023. – С. 191-195.

III. Учебники и учебные пособия:

[19–А]. Алиев, И.И. Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, М.Н. Рачабзода, Ф.А. Бобохонов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: Ашуриён, 2022. – 256 с.

[20–А]. Алиев, И.И. Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, М.Н. Рачабзода, С.Д. Муқимов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент М.Н. Рачабзода. – Душанбе: Ашуриён, 2023. – 320 с.

АННОТАТСИЯ

ба диссертатсияи Алиев Исмоил Исмонович дар мавзун «Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод мешавад

Калидвожаҳо: функсия, функсияи ҳуқуқ, функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҷавобгарии ҳуқуқӣ, тасниф, зарари маънавӣ, функсияи сазодихӣ, функсияи ҷаримаӣ, функсияи тарбияӣ, функсияи ҷубронсозӣ, шаклҳои амалисозӣ, шакли ихтиёрӣ, шакли маҷбурӣ.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ-ҳуқуқии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин замина таҳияи пешниҳодҳои назариявӣ ва амалӣ оид ба функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва тавсияҳо оид ба тақмили қонунгузорӣ иборат мебошад.

Диссертатсияи мазкур аввалин таҳқиқоти комплексӣ оид ба масъалаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертатсиониро усулҳои умумиилмӣ ва махсуси ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла, усулҳои диалектика, мантиқӣ-забонӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, давлатӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ дар диссертатсия васеъ истифода гардидаанд.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз натиҷаҳои назариявӣ ва амалӣ иборат мебошад. Аҳамияти назариявӣ ва амалӣ таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки ҳулосаҳо ва пешниҳодоти дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ ба дастамада барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ дар самти амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода карда шаванд. Таҳқиқоти пешниҳодшуда метавонад дар раванди таълими фанҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи маданӣ, ҳуқуқи меҳнатӣ, ҳуқуқи маъмурий, ҳуқуқи конституционӣ, криминалогия ва ғ. истифода шавад.

Аҳамияти амалӣ таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ ҷиҳати тақмили қонунгузорию соҳавии кишвар, аз ҷумла қонунгузорию ҷиноятӣ, маданӣ, маъмурий, меҳнатӣ, конституционӣ ва ғ., метавон ҳулосаву пешниҳодоти таҳқиқотро вобаста ба масъалаи амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода бурд.

АННОТАЦИЯ

на диссертацию Алиева Исмоила Исмоновича на тему: «Функции юридической ответственности и формы их реализации по законодательству Республики Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учения о праве и государстве

Ключевые слова: функция, функция права, функция юридической ответственности, юридическая ответственность, классификация, моральный вред, карательная функция, штрафной функция, воспитательная функция, компенсационная функция, формы реализации, добровольная форма, принудительная форма.

Целью диссертационного исследования является изучение теоретико-правовых аспектов функций юридической ответственности, оснований классификации функций юридической ответственности и форм реализации функций юридической ответственности. В этом контексте она включает разработку теоретических и практических предложений по функциям юридической ответственности и рекомендаций по совершенствованию законодательства.

Данная диссертация считается первым комплексным исследованием по вопросу функций юридической ответственности и форм их реализации по законодательству Республики Таджикистан.

Методологические основы диссертационного исследования составляют общенаучные и специальные юридические методы. В частности в диссертации широко используются диалектический, логико-лингвистический, формально-правовой, государственно-правовой, сравнительно-правовой методы.

Диссертационное исследование состоит из теоретических и практических результатов. Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в том, что выводы и предложения, полученные в результате диссертационного исследования, используются для решения теоретических и практических вопросов в направлении реализации функций юридической ответственности. Предлагаемое исследование может быть использовано в процессе преподавания теории государства и права, проблем теории государства и права, уголовного права, гражданского права, трудового права, административного права, конституционного права, криминологии и др.

Практическая значимость исследования выражается в том, что в правотворческой деятельности в целях совершенствования отраслевого законодательства страны, в том числе уголовного, гражданского, административного, трудового, конституционного и т.д., можно использовать выводы и предложения исследований, связанных с вопросом реализации функций юридической ответственности.

ANNOTATION

on the dissertation of Aliev Ismoil Ismonovich on the topic: “Functions of legal responsibility and forms of their implementation under the legislation of the Republic of Tajikistan” for the academic degree of Candidate of Legal Sciences in specialty 12.00.01 – Theory and history of law and state; history of the doctrine of law and state

Key words: function, function of law, function of legal responsibility, legal responsibility, classification, moral harm, punitive function, penalty function, educational function, compensatory function, forms of implementation, voluntary form, compulsory form.

The purpose of the dissertation research is to study the theoretical and legal aspects of the functions of legal responsibility, the basis for the classification of functions of legal responsibility, voluntary and forced forms of the function of legal responsibility and forms of implementation of the function of legal responsibility. In this context, it includes the development of theoretical and practical proposals on the functions of legal responsibility and recommendations for improving legislation.

This dissertation is considered the first comprehensive study on the functions of legal responsibility and the forms of their implementation under the legislation of the Republic of Tajikistan.

The methodological basis of the dissertation research consists of general scientific and special legal methods. In particular, the dissertation widely uses dialectical, logical-linguistic, formal-legal, state-legal, and comparative-legal methods.

The dissertation research consists of theoretical and practical results. The theoretical and practical significance of the study is expressed in the fact that the conclusions and proposals obtained as a result of the dissertation research are used to solve theoretical and practical issues in the direction of implementing the functions of legal responsibility. The proposed research can be used in the process of teaching the theory of state and law, problems of the theory of state and law, criminal law, civil law, labor law, administrative law, constitutional law, criminology, etc. used.

Ба чоп 09.01.2024 ичозат дода шуд. Андозаи 60x84^{1/16}.
Коғази офсет. Чопи офсет. Гарнитурои Times New Roman Tj.
Ўзъи чопии шартӣ 3,75.

Теъдоди нашр 100 нусха. Супориши № 210/2023.

ҶДММ “ЭР-граф”.

734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.

Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com